

**АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН  
ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСӢ ВА ҲУҚУҚИ  
БА НОМИ А.М. БАХОВАДИНОВ**

**Бо ҳуқуқи дастнавис**

**ТДУ: 351.855.2; 392/395(575.3)**

**ТКБ: 67.99(2) 1+63.5(2 тоҷик)**

**Ш –32**

**ШАРИФЗОДА МУҲАММАДӢ ШАРИФ**

**САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ ҲУҚУ҆ҚИИ АН҆НА ВА  
ҶАШНУ МАРОСИМ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН:  
ТАҲҚИҚОТИ НАЗАРИЯВӢ ВА ТАъРИХӢ-ҲУҚУ҆ҚӢ**

**АВТОРЕФЕРАТИ**

диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат

**ДУШАНБЕ – 2022**

**Диссертатсия дар шуъбаи таърихи давлат ва хуқуки Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А.М. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон иҷро гардидааст**

**Роҳбари илмӣ:** **Холиқзода Абдураҳим Гафор** – доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, профессор, директори Муассисаи давлатии «Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон»

**Муқарризони расмӣ:** **Раҳимзода Рамазон Ҳамро** – доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент, Вазири корҳои дохилии Чумхурии Тоҷикистон

**Алиев Фарух Шарифович** – номзади илмҳои хуқуқшиносӣ, иҷроқунандаи вазифаи мудири кафедраи хуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсииони Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон

**Муассисаи пешбар:** Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон (ш. Душанбе)

Ҳимояи диссертатсия «22 ноябри соли 2022 соати 14<sup>00</sup> дар ҷаласаи Шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-018-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, к. Буни Ҳисорак, бинои 11, ошёнаи 1, толори ҷаласаи диссертатсионии факултети хуқуқшиносӣ) баргузор мегардад.

Бо мазмуни диссертатсия дар сомонаи [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) ва Китобхонаи марказии илмии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо нишонии 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 17 шинос шудан мумкин аст.

Автореферат «\_\_\_» \_\_\_\_\_ соли 2022 тавзъеъ шудааст.

**Котиби илмии Шурои диссертатсионӣ,  
доктори илмҳои хуқуқшиносӣ, дотсент**



**Назаров А.Қ.**

## МУҚАДДИМА

**Мубрам будани мавзуи (предмет) таҳқиқот.** Урфу одат, маросиму анъанаҳо ва ҷашнҳои миллию динӣ дар ҳаёти ҳамаи миллатҳо аҳаммияти бузург доранд ва таҷассумгару ташаккулдиҳондаи ҳувият ва ҳусусиятҳои хоси ҳар як фарҳангӣ миллий мебошанд. Дар масири таърих маросиму анъанаҳо ва ҷашнҳои миллию динӣ ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ табииати ҳуқуқӣ касб карда, дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ, ташаккулу такомули ҳаёти ҷамъиятий таъсири амиқ расониданд. Ин тамоюл нақши ҳудро имрӯз низ дар ҷомеаҳои миллии бо истилоҳ «анъанавӣ», аз ҷумла дар Тоҷикистон, то ҳадде нигоҳ доштанд. Онҳо барои ба Ҷайондани овардани муносибатҳои ҷамъиятий ва инкишофи ҳудшиносии миллий, баланд бардоштани фарҳангӣ ҳуқуқии миллиати тоҷик нақши асосӣ мебозанд.

Тавассути онҳо робитаи маънавии байнӣ наслҳои гузашта ва муосиру ояндаи миллат давом меёбад, бақою ҳастӣ ва мавҷудияти муттасилонаи он дар саҳнаи таърихи таъмин мегардад. Аз байн рафтани урфу одатҳо, маросиму анъанаҳо, умуман оинҳо ва суннатҳои ваҳдатбахши миллий – маънои аз асолат ва решоҳои таърихии ҳуд канда шудани миллат ва аз даст додани ҳувияти ҳудро дорад. Аз ин рӯ, ҳар як давлати соҳибиҳтиёри миллий барои ҳифзу густариши маросиму анъанаҳо ва суннатҳои неку созандай наслҳои гузашта ҷораҳои қонунӣ меандешад.

Дар баробари ин, агар урфу одат ва анъанаю маросим ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ аз моҳияти аслии ҳуд, ки таъмини ваҳдату саодат ва истиқлолияти миллист, дур гарданд, пас ин ҳолат ногузир миллатро ба бемории иҷтимоӣ, ҳалқро ба камбизоатӣ ва давлатро ба заифӣ кашида, ба рушди ҷамъиятиио иқтисодии давлати миллий монеъ мешаванд. Ҷунин ҳолат омӯзиши ҳамаҷонибаи урфу одат, анъанаҳо ва таъсиррасонии ҳуқуқиро дар давраҳои муайяни таъриҳӣ ногузир мегардонад. Махсусан, дар ҳолатҳое, ки урфу одат ва анъанаҳо зери таъсири манғиатҳои мухталифи субъективӣ қарор гирифта, аз доираи ҳуқуқу озодиҳо ва оромӣ мегузарад, ҷомеаро саҳт нигарон месозад. Аз ин рӯ, байди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашнӣ маросим ба вучуд омад. Ин зарурат дар паҳнои масоили ҳуқуқии ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, ҳимояи манғиати иқтисодии шаҳрвандон ва оилаҳо, ҳимояи арзишҳои динӣ ва рушди мувозинаи урфу одат ва анъанаҳои мардумӣ ба миён омад.

Баррасии илмии расму оин ва анъанаҳо ва табииати ҳуқуқии онҳо имконият медиҳад, ки муносибати ҳалқ дар масири таърих бо ин

сарчашмахой рафтор, чигунагии таъсири мероси фарҳангии дигар халқҳо ба шаклгирин ин меъёрҳои иҷтимоӣ, инчунин, нақши урғу одат ва ҷашну маросим ҳамчун муайянкунандай руҳияни ҳуқуқии халқ ва үнсурин таркибии ҳувияти миллӣ дар этногенез ва ташаккули миллат омӯхта шавад. Омӯзиши раванди ташаккул ва таҳаввули ҷашну маросим ва анъанаҳо имкон медиҳад, ки маҳсусияти низомҳои таърихии ҳуқуқӣ – ҳуқуқҳои одатӣ, анъанавӣ, динии мардуми бумӣ ва ҳуқуқҳои аз таҷрибаи халқҳои дигар дар масири таъриҳи воридшуда дуруст баҳоғузорӣ гарданд. Ин омӯзиш ҳамзамон имкон медиҳад, ки давраҳои асосӣ ва қонунияти ҳусусиятҳои инкишофи шуури ҳуқуқӣ, тасаввурот ва афкору ақидаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқии халқи тоҷик ошкор ва таҳқиқ карда шаванд.

Муҳаққиқони илми мусоиди ҳуқуқшиносӣ қайд мекунанд, ки низоми ҳуқуқи анъанавӣ имрӯзҳо низ кувва ва имкони танзимгарии худро, ки аксари вакът дар ҳамоҳангии мутобиқат бо меъёрҳои ҳуқуқии давлат ва баъзан дар муҳолифат бо онҳо зоҳир мегардад, ҳифз кардааст. Бино-бар ҳамин, рӯ овардан ба танзими ҳуқуқии ҷашну маросим, агар аз як ҷониб ҷиҳати мутобиқ ба манфиатҳои халқ рушд кардани онҳо имкон фароҳам орад, аз ҷониби дигар имкон медиҳад, ки низоми ҳуқуқии мамлакат бо воситаҳои нави танзими иҷтимоии нисбатан самаранок ва бо талаботи мусоид ҷавобгӯ ғанӣ гардонида шавад.

Дар шароити мусоид масъалаи рушди низоми амалкунандаи сарчашмахой ҳуқуқ, нақш ва аҳаммияти ҳуқуқи одатӣ дар ин раванд, таносуб ва ба ҳам таъсирасонии меъёрҳои анъана ва ҷашну маросим бо ахлоқ ва қонунҳо аҳаммияти бештар пайдо мекунад. Бо ташабbusи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастгирии ҳамаҷонибаи аҳолӣ Қонуни Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 8 июни соли 2007, №272 қабул карда шуд, ки қонуни мазкур дар ҳақиқат мардумӣ буда, дар он манфиатҳои табақаҳои гуногуни аҳолӣ ба инобат гирифта шудааст.

То қабули Қонуни Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи гузаронидани ҷашну маросими мардумӣ хеле вазнин ба назар мерасид. Аксар ҷашну маъракаҳои миллӣ ва маросими динӣ, ки дар доираи хонавода ва наздиқон сурат бояд гиранд, ба маъракаҳои пурдабдабаву серҳарочот табдил ёфта, ба манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии мардум зарари ҷиддӣ ворид менамуданд. Президенти кишвар ҳамчун сиёсатмадор ва страте-

ги комил вазъро дар ин самт таҳлил намуда, дуруст ва нишонрас қайд кардаанд, ки «мо имрӯз барои тамоман аз байн бурдан ё барҳам додани расму оинҳои халқӣ ва маросими динӣ ҷамъ наомадаем, балки мақсади асосиамон ин аст, ки дар баробари муайян кардани меъёрҳои баргузории онҳо ба раҳои мардуми кишвар аз банди худнамоӣ ва таассубу хурофотпастӣ оғози нек бахшем»<sup>1</sup>.

Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон» талаботи иҷтимоии ҷомеаро ба мавҷудияти мусбати анъана, расму оин ва ҷашну маросим ифода намуда, таҷрибаи нодир танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим ба ҳисоб меравад, зеро то имрӯз ягон давлати дигар чунин иқдоме ба хотири ислоҳ ва азnavsозии маросими мардумӣ ва бо талаботу ниёзҳои муосири ҷомеа мутобиқ соҳтани онҳо аз ҳуднишон надода буд.

Бояд таъқид кард, ки Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон» ба талаботи умумибашарӣ ҷиддият надошта, меъёрҳои он барои пешгирии ҳароҷоти барзиёд ва ҳифзи манфиати шаҳрвандон мусоидат карда, ба оилаҳо сарфаю сариштакориро ҳамчун рукни асосии гузаронидани маросим омӯхта, ҷиҳати дастгирии кишрҳои камбизоати ҷомеа ҳизмат менамояд. Ин маҳсусияти ҳуқуқии қонуни миллии кишвар аз ҷониби ҳуқуқшиносони ватанӣ борҳо асоснок шудааст<sup>2</sup>. Мавзуи мазкур дар шароити ҷаҳонишавӣ ва пайванд шудани низоми ҳуқуқи миллӣ ба байналмилалӣ, ки дар натиҷаи он арзишҳо ва унсурҳои нозуки миллии фарҳангӣ бештар осебпазир мегарданд, аҳаммияти дучанд қасб менамояд.

**Дараҷаи таҳқиқӣ мавзӯи илмӣ.** Ҳарчанд мавзӯи баҳси ин рисола ба таври маҷмӯй то ин замон таҳқиқ нашуда бошад ҳам, vale акса-рияти саволҳои марбут ба он дер боз аз пахлуҳои муҳталифи мабдавӣ ва таҷрибавӣ таваҷҷуҳи олимону муҳаққикони ҳуқуқшинос, фарҳангшинос, муарриҳон, этнографҳо, диншиносон ва мутахassisони соҳаҳои дигари илмҳои ҷамъиятӣ-гуманитариро ба ҳуд ҷалб намудаанд. Аз ҷумла, таълимоти ҳуқуқии Авесто – китоби муқаддаси дини

<sup>1</sup> Суҳанронии Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар ҷаласаи умумиҷумхурияйӣ доир ба танзими расму оинҳои миллӣ ва анъанаву маросимҳои динӣ аз 24.05.2007 // Чумхурият. – 2007. – №62 (21269).

<sup>2</sup> Ниг.: Олимони ватанӣ М. Маҳмудзода, М. Раҳимзода, А.Ф.Холиқзода, И.Б. Буриев, Э. Насридинзода, Ҷ.М. Зоир ва дигарон дар ин мавзӯз зиёд навиштаанд, ҳамчунин бо маърузаҳо дар конфронҳои илмӣ баромадҳо намудаанд, ки баъзе аз онҳо дар феҳристи адабиёт нишон дода шудааст.

зардуштй қадимтарин дини тавҳидй, ки ҳамаи анъанаҳову маросими қадимаи тоҷикон аз он маншаш гирифтаанд, дер боз дар маркази таваҷҷӯҳи муҳаққиқон ва муаррихони таърихи давлат ва ҳукук қарор дорад. Таҳқики Авесто ва таъриху тамаддуни зардуштй дар Аврупо аз нимаи дувуми асри XVIII, баъди тавассути Анкетил Дюперрон бо забони фаронсавӣ тарҷума ва манзури шарқшиносони аврупой карда шудани нусхае аз қисми маҳфузмондаи Авесто, ки ў онро дар Ҳиндустон аз зардуштиёни маскуни ин кишвар ба даст оварда буд, оғоз ёфтааст. Дар тули қариб дуоним асри оҳир бо забонҳои гуногуни аврупой, инчунин, форсӣ ва русӣ даҳҳо асарҳо оид ба Авесто ва фарҳангу тамаддуни зардуштй ба табъ расидаанд. Дар байнин онҳо маҳсусан асарҳои Г.К. Артамонова<sup>3</sup>, С.А. Арутюнов<sup>4</sup>, А.В. Дашин, И.Б. Ломакина<sup>5</sup>, Э. Бенвенист<sup>6</sup>, Е. Хертсфелд<sup>7</sup>, А. Кристенсен<sup>8</sup>, М. Муин<sup>9</sup>, Мери Бойс<sup>10</sup>, В.В. Струве<sup>11</sup>, Р. Фрай<sup>12</sup>, Х. Дюмезил<sup>13</sup>, А.О. Маковелский<sup>14</sup>, А.Г. Периханян<sup>15</sup>, А.К. Рзаев<sup>16</sup>, И.С. Брагинский<sup>17</sup>, М. Ҳумон<sup>18</sup> ва А. Ризой<sup>19</sup> барои шиносой бо фарҳангу суннатҳои даврони бостонии мардумони ориёитабори Эрону Осиёи Миёна аз арзишу аҳаммияти баланд барҳӯрдор мебошанд.

<sup>3</sup> Ниг.: Артамонова Г.К., Бабаджанов И.Х. Социально-правовое развитие общества и трансформация обычая в праве / Г.К. Артамонова, И.Х. Бабаджанов, В.В. Горбашев, В.М. Реуф // Мир политики и социологии. – 2012. – №9. – С.75–92.

<sup>4</sup> Ниг.: Арутюнов С.А. Обычай, ритуал, традиция / С.А. Арутюнов // Советская этнография. – 1981. – № 2. – С.26–32.

<sup>5</sup> Ниг.: Дашин А.В., Ломакина И.Б. Обычное право и правовой обычай: от социальной мононормы к правовой нормативности. – СПб.: Астерион, 2005. – 146 с.

<sup>6</sup> Ниг.: Бенвенист. Дини эронӣ. – Табрез, 1350. – 175 с.

<sup>7</sup> Ниг.: Хертсфелд Е. Зардушт ва ҷаҳонӣ ў (Zoroaster and his world). – Принстон, 1947. – Ч.1. – 140 с.

<sup>8</sup> Ниг.: Кристенсен А. Каёниён. – Техрон, 1331. – 450 с.

<sup>9</sup> Ниг.: Муин М. Маздоистан ва адаби порсӣ. – Техрон, 1363. – Ч.1. – 484 с.

<sup>10</sup> Ниг.: Бойс М. Зороастрйцы: верования и обычаи. – М., 1988. – 303 с.

<sup>11</sup> Ниг.: Струве В.В. Религия персов и надписи Ксеркса о Дэваҳ / В.В. Струве // Этюды по истории Северного Причечнеморья, Кавказа и Средней Азии. – Л., 1968. – С.115–146.

<sup>12</sup> Ниг.: Фрай Р. Наследие Центральной Азии. – Душанбе, 2000. – 292 с.

<sup>13</sup> Ниг.: Дюмезил Х. Верховные боги индоевропейцев. – М., 1986. – 234 с.

<sup>14</sup> Ниг.: Маковелский А.О. Авеста – памятник древней религии народов Ближнего и Среднего Востока / А.О. Маковелский // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. – М., 1962. – Т.6. – С. 355–373.

<sup>15</sup> Ниг.: Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – 383 с.

<sup>16</sup> Ниг.: Рзаев А.К. Этюды из истории политico-правовых учений. – Баку: Азгосиздат, 1986. – 176 с.

<sup>17</sup> Ниг.: Брагинский И.С. От Авесты до Айни. – Душанбе: Ирфон, 1981. – 201 с; История всемирной литературы: в 9 томах / Ред. кол. И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1983. – Т.1. – 584 с.

<sup>18</sup> Ниг.: Ҳумон М. Таърихи Бостони Эрон. – Техрон, 1379. – 135 с.

<sup>19</sup> Ниг.: Ризой А. Таърихи даҳҳазорсолаи Эрон. – Техрон, 1373. – Ч.1. – 345 с.

Яке аз асархой хеле мухим ва бо мавзуи мо алоқаманд – «Бовархо ва одатҳои зардустииён»<sup>20</sup> мебошад, ки ба қалами Мери Бойс тааллук дошта, дар он таърихи пайдоиши анъанаҳои зардустӣ ва қисман моҳияти ҳуқуқии онҳо таҳқику таҳлил шудаанд. Аз ҷумлаи аввалин асарҳои илмӣ, ки дар он Авесто ҳамчун ёдгории сиёсӣ-ҳуқуқии давраи қадим мавриди баррасӣ ва баҳодиҳӣ қарор гирифтааст, монографияи А.К. Рзаев «Ангороҳо аз таърихи таълимоти сиёсӣ-ҳуқуқӣ»<sup>21</sup> ба шумор меравад. Муаллифи асари мазкур зимни шарҳи таълимоти сиёсиву ҳуқуқии Авесто асосан ба ҷонде аз ғояҳои сиёсии саршори адолат ва гуманизми ин сарҷашма таваҷҷӯҳ намудааст. Аммо, аз сабаби дастрас на будани матни пурраи Авесто ва Вандидод, ин муаллиф аз пурра қушода ни мазмун ва муҳтавои ин сарҷашмаҳои нодири ҳуқуқӣ очиз мондааст.

А.Г. Периханян дар асари машҳури худ «Чомеа ва ҳуқуқи Эрон дар даврони Паҳлавиҳо ва Сосониён»<sup>22</sup> дар бораи як силсила қавоиду мукаррароти ҳуқуқии ин ду империяи бузурги эрониён, ки бештари онҳо аз ғояҳои ҳуқуқии зардустӣ маншаъ гирифта буданд, маълумот медиҳад. Аммо А.Г. Периханян бо таҳқиқи танҳо як сарҷашмаи ҳуқуқи зардустӣ – «Мачмуаи қавонини Сосонӣ» маҳдуд шуда, сарҷашмаҳои дигари ҳуқуқи зардустиро таҳқиқ накардааст. Аз олимони эронӣ, алалхусус Алиакбари Мазоҳирро зикр мекунем, ки доир ба ҳуқуқи оила вии эрониёни қадим китоби ҷолиберо бо номи «Хонаводаи Эрон дар рӯзгори пеш аз ислом»<sup>23</sup> таълиф намудааст. Доир ба Авесто ва мазмуни ҳуқуқии он дар байзе асарҳои антологӣ (тазкиравӣ) ва китобҳои дарсии замони шуравӣ аз фанни таърихи давлат ва ҳуқуқ, аз ҷумла, дар асари А.А. Вигасин «Хрестоматияи таърихи Шарқи Қадим»<sup>24</sup> ба таври хеле муҳтасар маълумот дода шудааст. Дар асари дигари коллективона бо номи «Хрестоматияи таърихи Шарқи Қадим»<sup>25</sup> тарҷумаи байзе пораҳои Авесто ва ҳӯҷҷатҳои давраи Ҳаҳоманишиҳо оварда шудаанд.

Дар байзе китобҳои оид ба таърихи давлат ва ҳуқуқи ИҶШС (Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шуравии Сотсиалистӣ) низ дар бораи Авесто ва таълимоти он ба таври сатҳӣ маълумот дода шудааст.

<sup>20</sup> Бойс М. Зороастрйцы: верования и обычаи. – М., 1988. – 303 с.

<sup>21</sup> Рзаев А.К. Этюды из истории политico-правовых учений. – Баку: Азгосиздат, 1986. – 176 с.

<sup>22</sup> Периханян А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды. – М.: Наука, 1983. – 384 с.

<sup>23</sup> Мазоҳирӣ А. Хонаводаи эронӣ дар рӯзгори пеш аз ислом / Муаллифи тарҷума аз фаронсавӣ ба форсӣ Абдуллоҳ Таваккул. – Техрон: Катра, 1373. – 216 с.

<sup>24</sup> Вигасин А.А. Хрестоматия по истории Древнего Востока. – М., 1997. – С. 262–268.

<sup>25</sup> Хрестоматия по истории Древнего Востока / Под. ред. М.А. Коростевцева, И.С. Кациельцона, В.И. Кузицина. – М., 1980. – С. 17–73.

Дар таҳқиқи хукуки зардуштӣ олимони тоҷик саҳми назаррас гузаштаанд. Мукаммалтарин таҳқиқоти илмие, ки бевосита ва пурра ба ин мавзӯъ баҳшида шудааст, асари А.Ғ. Холиқзода «Низоми хукуқи зардуштӣ»<sup>26</sup> мебошад. Дар ин асар таълимоти хукуқии дини зардуштӣ дар заминаи таҳқиқу таҳлили муқоисавии Авесто ва осори дигари зардуштӣ ба таври ҳаматарафа таҳқиқ ва тасниф шудааст. Аз асарҳои олимони муосири тоҷик, ки бо ин мавзӯъ иртибот доранд, асарҳои Ю. Ёқубов<sup>27</sup>, Д.С. Саймиддинов<sup>28</sup>, Ф.Т. Тоҳиров (дар ҳамқаламӣ бо А.Ғ. Холиқзода)<sup>29</sup>, Х.Х. Мӯъминҷонов<sup>30</sup>, Ю. Нуралиев<sup>31</sup>, А.Ғ. Холиқзода.<sup>32</sup>, И.Б. Буриев<sup>33</sup>, М. Маҳмудзода<sup>34</sup>, А.Н. Маҳмадов<sup>35</sup> инчунин, як силсила китобҳои академикӣ ва маҷмуувиро<sup>36</sup> метавон қайд кард.

Олимони тоҷик Ч.М. Зоир<sup>37</sup>, Э.С. Насриддинзода<sup>38</sup>, А.М. Ди-норшоев<sup>39</sup>, Б.А. Сафарзода<sup>40</sup>, Д.С. Раҳмон<sup>41</sup> ва дигарон аснои баррасии

<sup>26</sup> Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 488 с.

<sup>27</sup> Ниг.: Яқубов Ю. Религии древнего Согда. – Душанбе: Доңиш, 1996. – 180 с; Яқубов Ю. К проблеме времени и места рождения Заратуштрым / Авеста в истории и культуре Центральной Азии. – Душанбе, 2001. – С. 23–48; Яқубов, Ю. К проблеме Турана / Зороастранизм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С. 67–91; Яқубов, Ю. Брачные обычаи таджиков в Согда. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 43 с.

<sup>28</sup> Ниг.: Саймиддинов Д. Адабиёти паҳлавӣ / Пажӯҳиш, тарҷума ва ташреҳ. – Душанбе, 2003. – 234 с.

<sup>29</sup> Ниг.: Тахиров Ф.Т., Халиков, А.Г. Декларация великого Кира как исторический источник оправах и свободах человека / Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации. – Душанбе, 2002. – С. 115–131; Тахиров Ф.Т., Халиков А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и наследственных отношений. – Душанбе: Доңиш, 2001. – 105 с.

<sup>30</sup> Ниг.: Муминҷанов Х.Х. Философские проблемы зороастризма. – Душанбе: Нодир, 2000. – 243 с; Мӯъминҷонов, Х. Зардушт ва онни ў. – Душанбе: Нашириёти ДДМТ, 1997. – 138 с.

<sup>31</sup> Ниг.: Нуралиев Ю. Медицина и экология в «Авесте» / Авеста в истории и культуре Центральной Азии. – Душанбе, 2001. – С. 281–298.

<sup>32</sup> Ниг.: Халиков А.Ғ. Андешаи давлати миллӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – 684 с; Халиков, А.Г. Ҳадис қарори мусульманского права. – Душанбе: Шарқи озод, 1998. – 151 с; Халиков, А.Г. Семейное право зороастризма (древнее право). – Душанбе: Сарбоз, 2003. – 118 с; Халиков А.Г. Проблемы развития правовой системы в современном Таджикистане (историзм и исламский фактор: позитивные и негативные моменты) / А.Г. Халиков // Труды Академии МВД Республики Таджикистан. – Душанбе. – 2002. – №5. – С. 6–76.

<sup>33</sup> Ниг.: Буриев И.Б. Падидаҳои хукуқи ҷиной дар таълимоти Зардушт / И.Б. Буриев // Заминаи маҷаллаи Фирӯза. – 2003. – №2. – С. 22–24.

<sup>34</sup> Ниг.: Маҳмудзода М. Сиёсати хукуқӣ ва давлати демократӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2017. – 632 с.

<sup>35</sup> Ниг.: Маҳмадов А. Истиқлоли сиёсӣ ва таҳлили давлатдории миллӣ. – Душанбе, 2016. – 280 с.

<sup>36</sup> Ниг.: Таърихи динҳо / Муҳаррири масъӯл: доктори илмҳои фалсафа, профессор А.А. Шамолов. – Душанбе: Доңиш, 2014. – 359 с; Маком ва накши ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 201. – 288 с; Тағфакури миллӣ ва ҳифзи арзишҳои фарҳангии иҷтимоӣ. – Душанбе: Балогат, 2017. – 216 с.

<sup>37</sup> Ниг.: Зоироев Д.М. Таджики: от государства Саманидов до суверенной государственности. Историко-правовой анализ. – СПб.: РЕНОМЕ, 2014. – 286 с.

мавзоти умумии таърихи ҳуқуқи ҳалқи точик, фарҳанги ҳуқуки миллӣ паҳлухои мубрами мавзоти танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросимро ҳамчун сифати таърихӣ ва зотии ҳуқуқи миллӣ бевосита ва бавосита ёдрас шуда, дар ҳолатҳои ногузир ҳулосаҳои судманди илмӣ гуфтаанд.

Дар таҳқиқу таълифи мавзуи кори диссертационии мазкур асарҳо, маърӯзаҳову суханрониҳо ва Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳайси муҳимтарин дастури назариявию идеологӣ моро роҳнамоӣ кардаанд.

Умуман, дар Тоҷикистон дар замони Истиқлолият ҷанбаҳои гуногуни таълимоти зардуштӣ таваҷҷӯҳи олимони диншинос, фарҳангшиносон, файласуфон ва муарриҳонро ҳарчи бештар ба ҳуд ҷалб менамоянд. Дар бораи меъёрҳои аҳлоқи зардуштӣ, таълимоти эстетикӣ, тибби зардуштӣ ва масоили дигаре, ки дар Авесто шарҳу тавзех дода шудаанд, асарҳои ҷолиби илмӣ ба табъ расидаанд. Аммо, чӣ тавре ки таҳлили адабиёти илмӣ оид ба дини зардуштӣ ва осори он гувоҳӣ медиҳад, дар онҳо дар бораи табииати ҳуқуқии анъанаҳо, ҷашну маросими зардуштӣ ва танзими онҳо, ки яке аз масъалаҳои асосии мавзӯи рисолаи таҳқиқотии мо мебошад, хеле кам таваҷҷӯҳ зохир шудааст. Дар муқоиса бо ҳуқуқи зардуштӣ, адабиёти илмӣ доир ба ҳуқуқи мусулмонӣ ва урғу одатҳое, ки дар давраи исломӣ пайдо шудаанд, хеле фаровон мебошад. Вале дар ин баҳш низ танҳо ҷанбаҳои фарҳангӣ, аҳлоқӣ, динӣ ва эстетикии урғу одатҳо баррасӣ шуда, ҷанбаи ҳуқуқии онҳо норавшан бοқӣ мондааст. Доир ба вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросими миллии тоҷикон дар замони шуравӣ ва нақши Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон» дар эҳёи онҳо, ки яке аз масъалаҳои муҳимми мавриди таҳқиқи мо мебошад, солҳои охир низ мизҳои мудаввар ва конференсияҳои зиёди умумичумхуриявии илмиву амалий баргузор гардидаанд ва мақолаҳову маҷмӯаҳои зиёде ба табъ расида истодаанд. Аммо, қисми бештари ин мақолаву маҷмӯаҳо одатан ҳусусия-

<sup>38</sup> Ниг.: Насурдинов Э.С. Правовая культура. – М.: НОРМА, 2014. – 352 с.

<sup>39</sup> Ниг.: Диноршоев А.М. Конституционная регламентация и реализация прав и свобод человека и гражданина. – М., 2015. – 535 с.

<sup>40</sup> Ниг.: Зоиров Д.М., Сафаров Б.А. Суверенная государственность на постсоветском пространстве: предпосылки и процесс формирования (на примере Республики Таджикистан): монография / Под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 336 с.

<sup>41</sup> Ниг.: Сафаров Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры. – Душанбе, 2014. – 226 с.

ти илмиву оммавӣ дошта, дар онҳо бисёр ҷанбаҳои ин мавзӯъ аз назари муаллифон барканор мондааст.

Хулоса, ҳамзамон бо таъкиди арзишу аҳаммияти баланди илмиву амалии асарҳо ва мақолаҳои зикршуда, бояд қоил шуд, ки дар ҳавзаи илми мусоири ҳукуқшиносӣ ва таърихи ҳукуки тоҷик то имрӯз ягон таҳқиқоти мукаммал ҷиҳати ҳаматарафа баррасӣ кардани мавзуи интихобнамудаи мо анҷом дода нашудааст. Рисолаи илмии мазкур як иқдом ва қӯшишест, ки ба таҳқиқи таърихӣ-ҳукуқии ин мавзӯъ баҳшида шудааст.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзузъҳои илмӣ.** Диссертатсия дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шӯбайи таърихи давлат ва ҳукуки Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуки ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллӣ илмҳои Тоҷикистон омода карда шудааст. Яке аз бандҳои дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии шӯбайи мазкур фарогири комили мавзуи таҳқиқоти диссертатсия мебошад.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

**Мақсади таҳқиқот.** Мақсади асосии таҳқиқоти илмӣ таҳлили масъалаҳои назариявӣ ва таърихӣ-ҳукуқии анъана, ҷашну маросими милливу динии тоҷикон ва сарчашмаҳои ҳукуқии танзими онҳо аз давраи қадим то замони мусоир, дарёфти роҳҳои ҳал ва пешниҳоди тавсияву таклифҳоро оид ба такмили қонунгузории соҳро фаро мегирад.

**Вазифаҳои таҳқиқот.** Барои расидан ба мақсадҳои зикргардида, дар рисола вазифаҳои зерин гузошта шудааст:

- таъйини мағҳуми сарчашмаи ҳукуқ дар партави адабиёти мусоирни илмӣ-ҳукуқӣ;
- таҳқиқи сарчашмаҳои танзими анъана ва ҷашну маросим дар низоми ҳукуки зардуштӣ;
- тавсифи умуминазариявии мағҳум ва табииати ҳукуқии анъанаҳо ва ҷашну маросим;
- тавсифи анъана ва ҷашну маросими тоҷикон тибқи табииати ҳукуқӣ ва соҳаи густариши онҳо;
- таҳлили вазъи ҳукуқии анъана ва ҷашну маросим аз давраи шуравӣ то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;
- таҳлили раванди такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим;

– шархи принсипҳо ва меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»;

– таҳлили раванди татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва натиҷаҳои он ва пешниҳодҳо оид ба мукаммал гардонидани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва таҷрибаи кор бо аҳолӣ.

**Объекти таҳқиқотро** муносибатҳои ҷамъиятие ташкил медиҳанд, ки фарогири масъалаҳои муҳимми танзими анъана ва ҷашну маросим мебошанд.

**Мавзуи (предмет) таҳқиқотро** андешаву назари олимон оид ба табииати таърихио ҳукуқии анъана ва ҷашну маросими миллии тоҷикон ва таҳлили сарчашмаҳои ҳукуқии танзими анъанаҳо ва ҷашну маросим фаро мегирад.

**Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот).** Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур асосан чор марҳилаи рушди танзими анъана ва ҷашну маросимро дар бар мегирад: 1) пайдоиш ва ташаккули танзими анъана ва ҷашну маросим дар низоми ҳукуқии зардуштӣ; 2) танзим ва таҳаввули анъана ва ҷашну маросим дар партави сарчашмаҳои ҳукуқи мусулмонӣ; 3) ташакқул ва инкишофи вазъи ҳукуқии анъана ва ҷашну маросим аз давраи шуравӣ то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; 4) Инкишофи танзими анъана ва ҷашну маросим бъяди қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон». Давраи таҳқиқоти диссертатсионӣ фарогири солҳои 2014-2022 мебошад.

**Асосҳои назариявии таҳқиқотро** асарҳои илмии олимони ватанини хориҷӣ диншиносон, ҳукуқшиносон, файласуфон, ҷомеашиносон, мардумшиносон, фарҳангшиносон, адабиётшиносон, инчунин, рӯзномаву маҷаллаҳо, дигар васоити аҳбори омма, ки дар онҳо маводи бо масоили мавриди баҳси рисола алоқаманд баҳшида шудаанд, ташкил медиҳад. Дар навиштани рисола муаллиф ба осори Ю. Ёкубов, Д.С. Саймиддинов, Ф.Т. Тоҳиров, Х.Х. Мӯъминҷонов, Ю. Нуралиев, А.Ғ. Ҳолиқзода, И.Б. Буриев, М. Маҳмудзода, А.Н. Маҳмадов, Ҷ.М. Зоир, Э.С. Насриддинзода, А.М. Диноршоев, Б.А. Сафарзода, Д.С. Раҳмон ва дигарон такя намудааст.

**Асосҳои методологии таҳқиқот.** Асосҳои метологии таҳқиқотро усулҳои умумиилмӣ ва маҳсуси илмӣ ташкил медиҳад. Маҳсусан

усулҳои таҳлили низомнок, пешгӯии илмӣ, мантиқӣ-забонӣ, шаклӣ-хуқуқӣ, муқоисавӣ-хуқуқӣ, таъриҳӣ-хуқуқӣ ва дигар усулҳо ташкил менамояд.

Бо истифода аз усули таъриҳӣ-хуқуқӣ дар таҳқиқоти диссертационии мазкур таърихи пайдоиш ва ташаккули танзими анъана ва ҷашну маросим дар марҳилаҳои гуногуни таъриҳӣ мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор дода шудааст. Бо истифода аз усули таъриҳӣ-хуқуқӣ ба муаллиф муясссаар гардид, ки рисола на танҳо ҳамчун падидаи сирф муосири хуқуқӣ, балки таъриҳӣ низ омӯхта шавад. Тавассути усули муқоисавӣ-хуқуқӣ сарчашмаҳои таърихии хуқуқии Тоҷикистон, қонунгузории амалкунандай ҶТ, санадҳои меъёрии хуқуқии давлатҳои ҳориҷӣ ва санадҳои хуқуқии байналмилалӣ оид ба мавзуи рисола омӯхта шуда, монандӣ ва фарқият, ҷиҳатҳои мусбат ва манғии онҳо муайян карда шудааст.

Дар раванди таҳқиқи мавзуи мазкур бо истифода аз усули шаклӣ-хуқуқӣ танзими анъана ва ҷашну маросим ҳамчун падидаи хуқуқӣ баррасӣ шуда, мағҳум ва унсурҳои таркиби он муайян карда шудааст. Ба воситаи усули мантиқӣ-забонӣ масъалаҳо бо тартибе мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтаанд, ки дар он истифодаи истилоҳ ва ибораҳои аз нигоҳи мантиқӣ ва забонӣ пешниҳодкарда шуда ягонагӣ ва ҳамбастагии онҳоро метавон ба осонӣ муайян ва ошкор намуд. Усулҳои ишорагардида дар якҷоягӣ имконият фароҳам оварданд, то ин ки мавзуи таҳқиқшаванда ҳамаҷониба, пурра ва объективона омӯхта шуда, вазифаҳои гузошташуда ҳалли худро пайдо намоянд.

**Заминаҳои эмпирикӣ.** Дар раванди таҳияи таҳқиқоти илмӣ мо аз Конститутсияи ҶТ, қонунҳои конститутсионӣ, кодексҳо, қонунҳо, санадҳои меъёрии хуқуқии Президенти ҶТ ва Ҳукумати ҶТ, барнома ва стратегияҳои давлатӣ истифода намудаем. Дар ҷараёни омода намудани рисолаи илмӣ маҳсусан Қонуни ҶТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 марта соли 2018, №95 «Дар бораи Низомномаи намуnavии комиссияҳои доимии маҳаллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим», Қарори Ҳукумати ҶТ аз 1 марта соли 2018, №96 «Дар бораи Низомномаи намуnavии комиссияҳои ҷамъиятий оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим», инчунин санадҳо ва омори вазорату идораҳо ва мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳамчун заминаи эмпирикӣ хизмат намудаанд.

**Навғонҳои илмии таҳқиқот.** Рисолаи мазкур аввалин рисолае мебошад, ки ба таҳлили таъриҳӣ-хуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон, сарчашмаҳои пайдоиш ва танзими онҳо, табиату ҳусусиятҳои

онҳо ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ ва акси танзимкунандагии онҳо дар ҷомеа баҳшида шудааст. Дар рисола бори аввал аз тарики таҳлили муқоисавӣ сабит карда мешавад, ки дар байни анъана ва ҷашну маросими марбут ба ҳаёти хонаводагии зардуштӣ ва исломӣ аз лиҳози маъно ва аҳдоғу нақши иҷтимоӣ як навъ ҳамоҳангии арзишӣ ва фарҳангӣ вуҷуд дорад. Дар рисола бори аввал вазъи ҳуқуқии анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ ба тартиби ҳронологӣ таҳқиқ шуда, таснифи соҳавӣ ва пайдоиши онҳо анҷом дода шудааст. Муҳимтарин навғонии рисола дар илми ҳуқуқшиносии ватанӣ он аст, ки расму оин ва маросим думболи қонунгузории қишвар нахустин маротиба аз қаринаи илми ҳуқуқ таҳлил ва баррасӣ мегарданд.

**Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда.** Ба ҳимоя нуктаҳои илмии зерин пешниҳод мешаванд, ки онҳо навғонҳои таҳқиқоти диссертасиониро ифода месозанд:

1. Ҳар як насли инсонӣ барои ҳалли масъалаҳои ҷомеаи муосири ҳуд аз таҷрибаи иҷтимоии наслҳои гузашта истифода менамояд. Сабаби асосии эҳтиром ва риоя шудани анъанаҳо ва ҷашну маросим муттасалият, мубрамият, ҷавобғӯи ниёзҳои моддиву маънавӣ ва қобили қабул будани онҳост. Аз ин рӯ, танҳо ҳамон анъанаҳои ниёгон барои насли имрӯз қобили қабул ва танзим мебошанд, ки мазмуни созанди ҳудро барои наслҳои оянда ҳамчун муносибати арзанди ҳифзшаванда гум накарда, ҳамчун меъёрҳои иҷтимоӣ дар ҷомеа нақши мусбатро ичро карда метавонанд. Муҳимтарин қиммати ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар шаклгирӣ ҳаёти иҷтимоӣ, давлатӣ ва ҳуқуқӣ дар он ифода мейбад, ки ҳалқ ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ васлияти маънавӣ, моддӣ ва мафқуравии ҳудро дар васати наслҳои инсонӣ ҳифз менамояд. Насли нави инсонӣ ҳамчун идомаи наслҳои гузашта бо ҳифзи урғу одатҳои мусбати ниёгон пайванди таъриҳии фарҳангу тамаддунро таъмин менамояд. Насли нав аз нав давлату ҷомеа намесозад, балки урғу одат ва анъанаҳои мавҷударо ҳамчун давоми наслҳои гузашта одатан то сатҳи муайян такрор менамояд. Дар ҳамин такрорёбии сифатӣ мазмуни ҳастии тамаддунҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ равшан мегардад.

2. Анъанаҳо ва ҷашну маросими дорои мазмуни прогрессивӣ ҳамчун таҷриба аз насл ба насл гузашта истода, дар баробари нигоҳ доштани принсипҳои ғоявии ҳуд, шаклан мутобики талаботи замон тағиیر ва тақомул мейбанд, унсурҳои кӯҳнаи онҳо аз байн мераванд ва ҷои онҳоро унсурҳои нав мегиранд. Таҳаввули рушди анъанаҳо метавонад ба таври стихиявӣ ва ё ба таври мураттабу идорашаванда ҷараён гирад. Рушди стихиявии анъанаҳои миллӣ дар ҷомеа дар давраҳои

муташаннич ва пурошӯб сурат мегирад. Рушди бонизоми анъанаҳо ва ҷашина маросими миллӣ замоне имконпазир мегардад, ки онҳо дар сатҳи қонун танзим шуда, таҳти ғамхориву сарпарастии давлат ва ҳимояву назорат амал кунанд.

3. Анъана ва ҷашина маросим ҳамчун унсури такмилёбандаи ҷамъият догма набуда, ҳосияти тағйирпазириро вобаста ба шароит ва сатҳи зиндагии ҳалқу миллатҳо доро мебошанд. Ҳар насли оянда на танҳо ҳақ дорад, ки анъанаю маросими мавҷударо риоя намояд, дар баробари он, ҳамон миқдор ҳуқуқ пайдо менамояд ва муваzzaf мегардад, ки бо тағайир ёфтани вазъу шароитҳо ба ин анъанаю маросим дар доираи манфиатҳои наздику дури ҳалқ назар намуда, ба таври имконпазири шароити зиндагӣ бо онҳо муносибат карда, урфу одат ва анъанаҳоро ба манфиати худ таҷдиду танзим намояд. Чунин таъсиррасонӣ аз назари табииати ҳуқуқӣ ҷанбаи афзалияти ақлии танзими муносибатҳои ҳуқуқиро дошта таҳти усули «хирад, манфиат ва муносибат» сурат мегирад, ки дар саргҳои он назарияни авлавияти ақли инсонӣ бо ҳифзи манфиатҳои инфиродӣ ва иҷтимоӣ қарор мегирад. Аксуламали ин ҳолат «одат, завқи табиӣ ва иродай тобеи он» мебошад, ки имкони ҳимояи манфиатҳои аслии инсонӣ мушкил менамояд.

4. Анъана ва ҷашина маросим аз назари нерухои ташаккул аз табииати зуҳур ва шаклгириашон ба навъу намудҳои мухталиф чудо мегарданд. Аз ин нуқтаи назар онҳоро мумкин аст ба анъанаҳои дар заминай равобит ва таъсири мутакобилаи инсон бо табииат пайдошуда, дар заминай эҳсосоти эътиқодӣ зуҳуркарда, дар заминай дарки ақлии ҳодисаҳои иҷтимоӣ пайдошуда тасниф намуд. Дар гузашта дар рушду тақомули низоми ҳуқуқии ҷомеаҳои мутамаддин нақши аз ҳама муҳиму қалидиро анъанаҳои динӣ иҷро мекарданд ва ҳусусиятҳои ҳоси дилҳоҳ низоми ҳуқуқӣ ҳатман аз меъёрҳои ҳуқуқии ин ё он дин ё мазҳаби муайян маншаш мегирифт. Аз ин рӯ, таҳқики анъанаҳои динӣ-ҳуқуқӣ ба-рои дарки роҳу воситаҳо ва дараҷаи таъсиррасонии дин ба раванди таърихии инкишофи ҳуқуқ ва низоми ҳуқуқӣ ҳам дар гузашта ва ҳам дар замони муосир хеле муҳим мебошад.

5. Дар ҷомеаҳои шаҳрвандӣ ва давлатҳои демократии муосир ҳама гуна меъёрҳои иҷтимоӣ ва шаклҳои шуури ҷамъиятӣ хоҳ таърихӣ бошанд ва хоҳ муосир танҳо дар доираи озодиҳою имкониятҳои пешбиникардаи низоми ҳуқуқӣ ҷоиз мегарданд. Аз ин рӯ, густариши аз имкониятҳо зиёди ҳар як меъёри иҷтимоӣ, зиёдаравии бечои ҳар як шакли шуури ҷамъиятӣ ва ё тавсееи аз андоза бештари анъанаи динӣ дар ҳаёти иҷтимоӣ ногузир ба фазои ҳуқуқӣ таъсири манғӣ расонида,

боиси заъфу нуксон пазирафтани на танҳо низоми демократӣ, балки заъфиати арзиши озодӣ ва баробарии худи адён ва низоми дунявият мегарданд. Аммо ин андеша низ дар навбати худ сарҳади фаҳм ва муносабати дурустро тақозо дошта, ҳаргиз чунин маъно надорад, ки дар ҷомеаҳои дунявию демократӣ анъанаҳои динӣ бояд ҳатман ва пурра аз низоми ҳуқуқӣ ронда ва берун карда шаванд. Роҳи беҳтарини бартараф кардани ҳатари экспансияи анъанаи динӣ ба низоми ҳуқуқи ҷомеаҳои демократӣ риояи қонуни озодии вичдон ва танзими ҳуқуқии фаболияти итиходияҳои динӣ ва бевосита худи анъана ва ҷашну маросими динӣ мебошад. Аз ин нуктаи назар, Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон» худ падидай ғарҳангие мебошад, ки дар таърихи муосири давлат ва ҳуқуқ назари худро надорад. Як ҳислати муҳимми қонуни мазкур дар он аст, ки вай танҳо бори амонати қонунро надошта дар як замон иқдоми Роҳбари давлат дар ислоҳоти ҳаёти иҷтимоӣ аз даричаи ҳуқуқ аст, ки ҳадафи ниҳояиаш ташаккули миллати муосири сиёсӣ ва ҳуқуқии ҷавобғӯ ба таҳдиу ҳатарҳои нави олам аст.

6. Тавсифи умуминазариявии анъанаи динӣ дар ҳуқуқ гуфта таҳлили ҳусусиятҳои барои ҳамаи анъанаҳои динӣ-ҳуқуқӣ хос, ки табииат ва Ҷаҳони онҳоро дар низоми ҳуқуқӣ инъикос менамоянд, дар назар дошта мешавад. Ба ин гуна ҳусусиятҳои анъанаи динӣ-ҳуқуқӣ шомил мешаванд:

- 1) Замони мушаххаси пайдоиши анъана;
- 2) Мавҷудияти манбаъҳои маҳсуси анъана;
- 3) Соҳаи амалияи анъана;
- 4) Омилҳои густариши анъана;
- 5) Ҳусусияти паҳншавии анъана ва роҳҳои экспансияи он.

Пайдоиши як дини муайян дар ҷомеа ва баланд шудани аҳаммияти он ҳамчун омили ҳаёти иҷтимоӣ ба ҷунин ҳолат оварда мепрасонад, ки ҳама гуна сарҷашмаи анъанаи ҳуқуқӣ-диниро тавлид намуда, онро дар як шакли муайян ифода мекунанд. Ҳамин тавр, анъанаҳо аз имконият ба ҷоқеият табдил ёфта, ба таркиби низоми ҳуқуқӣ ворид мешаванд.

Соҳаи амалкарди анъанаи динӣ дар ҳуқуқро асосан ду навъи таркибии муносабатҳои ҷамъиятӣ ташкил медиҳанд:

1) Муносабатҳои динии дорои моҳияти ҳуқуқӣ (фароизу суннатҳо, маросим ва муқаррароти динии марбут ба ибодату ниёиш, муносабати байни диндорон ва итиходияҳои динӣ, муносабати дин ва давлат;

2) Муносибатҳои чамъиятие, ки ченаки ахлоқӣ доранд, яъне муносибатҳое, ки дар онҳо субъекти ҳуқуқ, ҳангоми содир намудани рафтор на танҳо ба меъёри ҳуқуқӣ, балки меъёрҳои ахлоқӣ ё динӣ-ахлоқӣ низ такя мекунад.

7. Сатҳу дараҷа ва ҳудудҳои амалкарди ҳар як анъанаи мушаҳҳаси динӣ-ҳуқуқиро бо таваҷҷӯҳ кардан ба се ҳолати мушаҳҳас муайян кардан мумкин аст:

а) робитаи ақидаи диние, ки сарчашмаи анъана мебошад бо муносибатҳое, ки ба соҳаи танзими ҳуқуқӣ доҳил мешаванд;

б) то қадом дараҷа аз таъсири дин озод будан ва хусусияту моҳияти дунявӣ доштани низоми ҳуқуқӣ;

в) тамсила (модел)-и муносибати давлат бо ниҳодҳои динии ҷомеа.

8. Низоми анъанаҳо ва ҷашну маросими миллӣи тоҷикон анъанаҳои хусусияти байналмилалӣ-умумимусулмонӣ доштаи динӣ, инҷунин, анъанаҳо ва ҷашну маросими зиёди этникӣ-фарҳангиро дар бар мегирад, ки онҳо дар соҳаҳои мухталифи ҳаёти моддӣ ва маънавӣ татбиқ мейбанд. Як қисми онҳо дар даврони зардуштӣ, қисми дувумашон дар давраи исломӣ ва қисми сеюмашон дар давраи истилои минтақа аз ҷониби госибон, ки муддатҳо ҳукмронӣ кардаанд (юнонию мақдунӣ, қабилаҳои саҳронишин, муғулҳо ва амсоли инҳо) пайдо шуда, ҳазинаи фарҳангӣ миллӣ моро ғановат баҳшидаанд. Илова бар ин, дар замони шуравӣ низ як силсила ҷашну маросим ва анъанаҳои ҳоси фарҳангӣ шуравӣ ташаккул ёфтаанд. Аз лиҳози мансубият ё даврабандии таъриҳӣ онҳоро ба чор қисмати асосӣ чудо кардан мумкин аст:

а) анъанаву маросими тоисломӣ;

б) анъанаву маросими исломӣ;

в) анъанаю маросими бо урғу одатҳои ҳалқҳои истилогар махлутшуда;

г) анъанаю маросим дар замони шуравӣ ташаккулёфта.

Тибқи таснифи соҳавӣ онҳо асосан ба қисматҳои зерин тақсим мешаванд: оиласӣ-майшӣ; иҷтимоӣ, меҳнатӣ ва ҳочагидорӣ; давлатдорӣ ва ҳуқуқ; ибодат ва диёнат.

9. Сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими анъана ва ҷашну маросими тоисломии тоҷиконро таълимот ва меъёрҳову тавсияҳои ҳуқуқии дини зардуштӣ ташкил медиҳанд, ки дар Авесто ва дигар китобҳои зардуштӣ ифода ёфтаанд. Дар сарчашмаҳои дини зардуштӣ издивоҷ ҳамчун як омили муҳимми рушди ҷомеаи маздопарастон (зардуштиён) эътироф шуда, зарурати бастани шартномаи никоҳ, риояи ҳуқуқу уҳдадориҳои

оилавӣ аз ҷониби ҳамсарон, ҳифзи ҳуқуқи фарзандон ва ғайра шарҳу тавзех дода шудаанд. Анъанаҳои гахворабаҳшон ва хостгорӣ, ки имрӯз дар байни тоҷикон маъмуланд, низ аз анъанаҳои тоисломии зардуштӣ сарчашма гирифтаанд.

10. Сарчашмаҳои ҳуқуқии танзими анъанаҳо ва ҷашну маросими тоҷикон дар давраи исломӣ – принципҳо ва меъёрҳои ҳуқуқие ме-бошанд, ки бевосита дар Қуръон ва Ҳадис ифода ёфтаанд. Дар давраи исломӣ дар низоми анъана ва ҷашну маросими миллии тоҷикон як навъ синтези анъанаҳои даврони гузашта бо анъанаҳои давраи исломӣ ба амал омад, ки ҳусусияти созандо дошта, боиси ислоҳ ва таҷдиду такмили ҳазинаи фарҳанги милливи динии тоҷикон гардид. Дар натиҷа аксарияти анъанаҳо, урғу одатҳо ва ҷашну маросими қадимаи тоҷикон, ки ҳусусияти прогрессивона ва башардӯстона доштанд, та-вассути сарчашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ ба ҳайси меъёрҳои иҷтимоӣ Ҷътироф шуда, минбаъд мавҷудияти ҳудро то замони мо муттасилона идома додаанд.

11. Дар давраи шуравӣ ва то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҷашну маросими суннатии тоҷикон, маҳсусан, ҷашни ҳонадоршавӣ ва маросими азодорӣ, хеле тағиیر ёфта, бо үнсурҳои фарҳанги бегона, ҳурофотҳо ва ифрату тафритҳои зиёде ги-рифтор шуда, ниҳоят серҳарҷ шуданд ва дар чунин шакл байди пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ то хотимаи ҷангӣ шаҳрвандӣ ва қабули қонуни мазкур баргузор мешуданд. Умуман, то қабул шудани қонуни дар боло зикргардида анъанаҳо ва ҷашну маросими суннатии тоҷикон ба таври стихиявӣ рушд намуда, мазмуну моҳияти созанди аслии ҳудро гум карда буданд. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», маҳз барои рафғи ин мушкилоти иҷтимоӣ қабул гардид. Қонун бо манъи маъракаҳои серҳарҷ ва маҳдуд кардани ҳарочот, доира ва макону замони баргузории маъракаву ҷашнҳо, фишори ҳарочоти ниҳоят сангини ҷашну маросими бо ҳурофот маҳлутшудаи миллиро барои мардуми камбизоат коҳиши дода, ба онҳо имконият дод, ки ҷашну маросими суннатии ҳудро бо ҳарчи камтар баргузор қунанд. Қонун на танҳо боиси беҳтар шудани рӯзгори мардум шуд, балки омили рушди ҳаёти маънавӣ ва ахлоқии шаҳрвандони ҷумҳурий гардида, ҳамчун қонуни сирғ миллӣ аз тарафи дигар, асолати ҷавҳарии анъанаҳо ва ҷашну маросими миллии моро барқарор намуд ва онҳоро ба самти дурусти рушду такомул равона соҳт.

## **Зимни анчом додани таҳқиқоти илмӣ аз ҷониби муаллиф як қатор тавсияҳои амалий пешниҳод шуданд:**

1. Таҳқики сарчашмаҳои таъриҳӣ собит намуданд, ки ҷашнҳои расмии Наврӯз, Тиргон, Сада ва Мехргон мухимтарини ҷашнҳои ниёғони қадими мо ба шумор мерафтанд. Ин ҷашнҳо дар ҳудуди Тоҷикистон ва дигар кишварҳои форсизабон дар давраи исломӣ низ мисли гаҳворабаҳшон, хостгорӣ, паймони издивоҷ (шартномаи никоҳ) ва як силсила урпу оdatҳои дигари даврони бостон маҳфуз монда, аз ҷониби мардум ҷашн гирифта мешуданд.

Омили асосии нофаҳмиҳо атрофи идҳои миллии мо танҳо аз на-  
донистани таъриҳи ва тартиби баргузории онҳо набуда, инчунин, ба тар-  
зи зарурӣ танзими ҳуқуқӣ нагаштанд ин идҳост. Мо гарчанде қисмате  
аз маросими миллии ҳудро ба низом дароварда бошем ҳам, вале то  
ҳанӯз масъалаҳои ҳуқуқии баргузории идҳои миллии ҳуд ба монанди  
Наврӯз, Мехргон, Сада ва Тиргонро дар даст надорем. Бинобар он  
имрӯз вақти он расидааст, ки дар низоми қонунгузориамон қонуни маҳ-  
суси миллии дигаре қабул шавад, ки тартиби баргузорӣ, вақт ва  
ҳамбастагии идҳои миллиамонро бо ҳунарҳои мардумӣ ва қасбу кори  
аҷдодӣ васл намуда идҳои таърихии ҳалқамонро дар хизмати Ватан ва  
миллат гузорем.

2. Дар шароити мусоири рушди фазои ҳуқуқӣ, ки давлати мо  
тибқи ҳидояти Пешвои муаззами миллат ҳадафи навбатии ҳуд гу-  
заштан аз шакли ҳочагидории аграрӣ ва ба истеҳсолоти саноатиро  
муайян кардааст, дастгирии секторҳои ҳочагии қишлоқ, ки ба рушди  
саноати миллий нигаронида шудааст, аз ҳар ҷиҳат ба максад мувоғик  
аст. Аз ин рӯ, ҷиҳати рушди соҳаҳои муайяни ҳочагидории кишвар,  
дастгирии давлатии қасбҳои гуногун дар партави идҳои миллий ва  
ањанавӣ, ки ба навъҳои муайяни ҳочагидорӣ пайвандӣ доранд, ба  
соҳаҳои муайяни ҳочагии ҳалқ имтиёзу дастгириҳои молиявӣ  
мукаррар намуда, таъиноту моҳияти онҳоро дар рушди иқтисодиёти  
миллий бо хотираи таъриҳӣ ва рамзи фарҳангӣ неру бахшидан ба  
рушди давлатдории миллий хизмат ҳоҳад кард.

3. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва  
ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон», аз зумраи қонунҳое мебо-  
шад, ки пайваста дар ҳаёти мардуми кишвар мавриди татбиқ қарор ги-  
рифта дар ҳамбастагӣ бо вазъи иқтисодию иҷтимоӣ ва ҳамроҳ бо розу  
ниёзи мардум пайваста зарурат ба такмил ва тавсеаро дорад. Таҳқиқоти  
мавзӯъ ва таҷрибаи беш аз даҳсолаи корӣ дар ин самт водор кард, ки  
ҷиҳати баланд бардоштани сифати татбиқи он пешниҳодҳои мушаҳҳа-  
си зеринро дар такмили он ироа дорем:

а) Дар моддаи 2-и Қонун мағхумҳои «чашиҳо расмӣ», «зиёфати расмӣ», «оши тӯй», «ақиқа» ва «доираи оила» бо мусолиҳа ва машварати мутахассисони ҳуқук ва иҷтимоъшинос ҷойгир карда шаванд;

б) Ба мақсад мувофиқ аст агар, ҷавобгарии шаҳсони вайронкундандаи талаботи қонун вобаста ба дараҷаи гуноҳашон ва таъсирашон ба вайрон намудани талаботи қонун дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ таҷдиди назар мешуд, зоро ниёд шудани теъоди 10-15 нафар меҳмонони на ҳамеша бо гуноҳи соҳиби маърака рух медиҳад ва ё риоя нагардидани шакли ҳаттии бастани шартнома бо санъаткор ба табииати баргузории ҷаҳнуну маросим вобаста нест;

в) Ба мақсад мувофиқ аст, ки тартиби таъсис ва фаъолияти комиссияҳои ҷамъияти, ки дар моддаи 5 ишорати 1-и қонун пешбинӣ шудааст, такмил дода шавад. Аз ҷумла, вучуди нақшаи корӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ, корҳои фаҳмондадигӣ атрофи татбиқи меъёрҳои қонун, ҳисоботи расмии онҳо ба роҳбарияти ташкилоту идора ва пешниҳоди ҳисоботи семоҳа ба мақоми ваколатдори ҳудудӣ дар қонун ҳатмӣ пешбинӣ карда шавад, зоро риоя нагардидани иддае аз амалҳои мазкур дар амалия масъалаи ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ қашидани онҳоро ба миён овардааст.

г) Тартиби таъсис ва фаъолияти комиссияҳои доимӣ дар моддаи 5 таҷдиди назар шуда, ба онҳо ҳуқуқ дода шавад, ки дар доираи муқаррароти қонун вақти баргузорӣ, тартиби ташкил ва гузаронидани маъракаҳоро вобаста ба маҳсусияти маҳал ва минтақа муайян намоянд.

4. Ҳамчунин ба мақсад мувофиқ медонем, ки ҷиҳати тавсева додани фаъолияти комиссияҳои доимӣ ва ҷамъияти ба Низомномаи намунавии комиссияҳои доимӣ ва ҷамъияти, ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, тағйироту иловаҳои назаррас дар самти фаъолияти ташкилӣ- ҳуқуқӣ ворид карда шавад. Аз ҷумла, фаъолияти комиссияҳои доимӣ дар давоми ҳар шаш моҳ як маротиба дар Маҷlisҳои вакiloni ҳалқи ВМКБ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку дехот оид ба рафти корҳои тарғиботӣ ва назорату иҷрои татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷаҳнуну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» шунуда шавад.

5. Ҷиҳати иҷрои қисми 2 моддаи 7-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷаҳнуну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Тартиби дар сатҳи давлатӣ ҷаҳн гирифтани санаи таъсиси идораву муассисаҳо, зодруӯз ва ёдбуди шаҳсоне, ки ба давлат ва ҷамъият

хизматҳои шоиста кардаанд» ҳарчи зудтар омода карда шавад, зеро то ҳанӯз масъалаи татбиқи дурусти меъёри мазкур мушкилиҳо дорад.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот.** Натиҷаҳои таҳқиқоти анҷомёфта аз арзиши муайяни илмӣ ва амалӣ бархӯрдор мебошанд. Онҳо барои таҳлили маълумоти қонеъкунанда дар бораи мағҳум, мазмуну мундариҷа, анвоъ, табииати ҳуқуқӣ ва ҳусусиятҳои густаришу рушди анъанаҳо ва ҷашну маросими миллии тоҷикон, сарҷашмаҳои пайдоиш ва танзими ҳуқуқии онҳо дар давраҳои гуногуни таъриҳӣ мусоидат менамоянд.

Дастовардҳо ва натиҷаҳои илмии таҳқиқоти мазкурро ба сифати мавод дар раванди таълими таърихи ҳуқуқ ва давлат, фарҳангшиносӣ, диншиносӣ, ҷомеашиносӣ, курсҳои маҳсус оид ба таърихи фарҳангии тоҷикон, инчунин ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи донишҳои назариявии соҳавии кормандони мақомоти давлатии масъулини корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросим ва ҷомеа, инчунин дар такмил ва таҷдиди меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» истифода бурдан мумкин аст.

**Дараҷаи эътиимоднокии натиҷаҳо.** Эътиимоднокии таҳқиқоти диссертатсионӣ тавассути истифодаи усуљҳои умумиилмӣ ва маҳсуси илмӣ, таҳлили қонунгузории ватанӣ ва хориҷӣ, омӯзиши адабиёти умумӣ ва маҳсус оид ба таҳқиқот ва рисолаҳои як қатор олимон, ки нуқтаҳои назари илмии мусоирро оид ба сарҷашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим инъикос менамояд, ба даст оварда шудааст.

Эътиимоднокии таҳқиқоти диссертатсионӣ, инчунин аз истифодаи заминаҳои васеи таҷрибавӣ, ки дар шакли маълумотҳои гуногуни оморӣ, ҷамъбости маводи таҷрибаи судӣ ва таҳлили як қатор парвандаҳои маъмурӣ оварда шудаанд, бармеояд. Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқоти рисолаи илмӣ ба он хотир эътиимодноканд, ки онҳо дар асоси таҳлили Конституцияи ҶТ, Кодекси маъмурӣи ҶТ, Қонунҳои ҶТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҶТ», «Дар бораи озодии виҷдон ва иттиҳодияҳои динӣ», «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» ва гайра ба даст омадаанд.

**Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.** Мавзӯъ ва мазмуни таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси илмии 12.00.01 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот оид ба ҳуқуқ ва давлат, ки аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ.** Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия бо сатҳи навғонии илмии диссертатсионӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърузаҳо дар семинарҳои назариявӣ ва конференсияҳои илмӣ-амалӣ, инчунин дар таҳияи лоиҳаи санадҳои меъёрии хукуқӣ ва тағириу иловаҳо ба он тасдиқ карда мешавад. Ҳамзамон, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми шахсии муаллифи диссертатсионӣ нишон медиҳад.

**Тасвив ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.** Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар санади тавсиявии Комиссияи илмӣ-амалии Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии ҶТ «Оид ба ворид намудани натиҷаҳои илмӣ-таҳқиқотии мавзуи диссертатсионӣ ҷиҳати истифода бурдани он дар фаъолияти қонунгузории кумитаҳо ва комиссияҳои даҳлдори Маҷлиси намояндағони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 4 марта соли 2020.

Нуктаҳои асосии таҳқиқот дар як қатор конференсияҳои илмӣ-назариявӣ ва илмӣ-амалии сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дар шакли маъруза пешниҳод гардидаанд. Аз ҷумла:

**а) байналмилалӣ:**

– Конференсияи IV Душанбегии байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи: «Йдоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар ҶТ: анъана ва таҳаввулот» (Душанбе, 2012). Маъруза дар мавзуи: «Заминаҳои хукукии нигоҳ доштан ва инкишофи иҷтимоию фарҳангии анъанаҳо»;

– Конференсияи илмию амалии байналмилалии «Худидорақунии маҳаллӣ дар Тоҷикистон: назария, амалия ва таҷрибаи ҷаҳонӣ» (Душанбе, 2014). Маъруза дар мавзуи: «Анъанаҳои таъриҳӣ ва таҳаввулоти худидорақунии маҳаллӣ»;

**б) ҷумҳуриявӣ:**

– Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ «Ҳолати иҷтимоию фарҳангии анъанаҳо дар ҶТ» (Душанбе, 2011). Маъруза дар мавзуи: «Дин ва анъанаҳои иҷтимоию фарҳангӣ»;

– Конференсияи ҷумҳуриявии илмию амалӣ дар мавзуи «Масъалаҳои назариявии амалисозии хукуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» (Душанбе, 2020). Маъруза дар мавзуи: «Танзими хукукии ҷашну маросим – тақозои хукуқу манфиатҳои инсон».

**Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия.** Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар 1 монография 9 мақолаи илмӣ дарҷ шудаанд, ки аз ин шумора 6 мақола дар нашрияҳои тақризшаванди Комиссияи олии ат-

тестатсионии назди Президенти Ҷумхурии Тоҷикистон ва 3 мақолаҳо дар нашрияҳо ватанӣ ва хориҷӣ интишор шудааст.

**Соҳтор ва ҳачми диссертатсия.** Таҳқиқоти диссертатсионӣ аз номгӯйи ихтизорот ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, се боб, ҳафт зербоб, хулоса, тавсияҳо ва номгӯи адабиёт (маъхазҳо) иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот мувофиқат менамоянд. Ҳачми умумии диссертатсия 228 саҳифаро ташкил медиҳад.

## ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ (ФИШУРДА)

Дар **муқаддима** масъалаҳои мубрамӣ ва навгонии мавзуи баррасиshawанд максади рисолаи илмӣ мурдӣ гардида, роҳҳои илмии расидан ба мақсаду вазифаҳо пешбинӣ гашта, муқаррарот ва андешаҳои илмии муаллиф атрофи масъалаҳои баррасиshawанд ба маърази химоя пешниҳод шудаанд. Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқот барои илм ва амалия ва роҳҳои пайвандии онҳо дар ҳаёти хуқуқӣ мавриди инъикос қарор грифта, соҳтор ва ҳачми рисола мушахҳас гардидааст.

**Дар боби якум** – «Тавсифи умуминазариявии мағҳум ва табииати хуқуқии анъана ва ҷашину маросим» мавриди баррасӣ қарор гирифта, дар он масъалаҳои мағҳум ва табииати хуқуқии анъанаҳо ва ҷашину маросим: тавсифи умуминазариявӣ; тавсифи табииати хуқуқии анъана ва ҷашину маросими тоҷикон ва соҳаҳои густариши онҳо мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Дар зербоби якуми боби мазкур – **«Мағҳум ва табииати хуқуқии анъана ва ҷашину маросим: тавсифи умуминазариявӣ»** анъана ва ҷашину маросим меъёрҳои – таъриҳан ташаккулӯфта ва нисбатан устувори рафтор, тарзи зинҷаӣ ва рӯзгордории хоси ин ё он ҳалқ ва миллат аст, ки аз насл ба насл ба мерос гузашта, дар афкору хотираи аҳли чомеа ҳамчун қоиди рафтори қобили эътироф нақш бастаанд. Анъана дар сарчашмаҳои илмӣ ва фарҳангшиносӣ намуди маҳсуси алоҳаи иҷтимоӣ шинохта шудааст, ки ҳангоми амали арзишҳои фарҳангӣ таҷрибаи фаъолияти наслҳои гузаштаро дар худ инъикос намуда, дар зинаҳои гуногуни таъриҳ бо мақсади ҳал намудани масъалаҳои нави амалӣ таъбир карда мешавад.

Маълум аст, ки шаклу мазмuni арзишҳои фарҳангӣ, ки дар шарҳи мағҳуми анъана вучӯд дорад, новобаста аз он ки дар мазмунгирӣ ва табииати ботинии онҳо таъсири амиқ доранд, дар кушода додани моҳият ва ҷавҳари он ба мушкилиҳо рӯ ба рӯ мешавад. Зоро анъана ва ҷашинои мардумӣ ва ё маросим, ки мо атрофи он ҳарф задани

ҳастем, бештар ҹанбаи мөйөрй ва ичтимой дошта, аз ин рү бо таҳкики тарзи зуҳур ва таъсири онҳо ба муносабатҳои ичтимоии мо мөхият ва мазмунни ҹавхарӣ-аслии онҳоро дурусттару комилтар дарку маърифат мекунем. Тарзе бузургони илм қайд кардаанд, ҳалқ, миллат, давлат – организми зиндаанд ва онҳо ҳар дафъа бо насли нав аз нав тавлид намешаванд, балки зиндагии худро аз наслҳои гузашта то оянда тавассути урфу одат ва анъанаҳо идома медиҳанд. Омили ҳамин давомияти хазинаи маърифатӣ, фарҳангӣ ва ҳатто ҳуқуқии чомеа урфу анъана аст. Яъне маҳз доимӣ ва пайваста будани онҳо ҳусусияти анъанаро касб менамояд ва барои низому тартиби чомеа хизмат мекунад.

Ҳангоми зери шубҳа мондани пайвастагӣ ва мунтазамӣ мо бо таъсири мухталифи тазодманди ҷамъияти рӯ ба рӯ мешавем, ки на ҳамеша ба рушди мұттадил мусоидат менамоянд. Таъсири ҷамъияти дар қатори дигар омилҳо таҳти танзими одатҳо ва анъанаҳо низ қарор мегирад. Дар ин ҹанба мо боз ба як масъалаи печидаи дигар рӯ ба рӯ ҳоҳем шуд, ки он масъалаи таносуби фардият ё озодии шахсӣ бо анъана аст, яъне, фардият ва анъана дар шароити ҷамъияти шаҳрвандӣ ва давлати комилан демократӣ то қадом дараҷа аз ҳам озод ва ба ҳам созгор мебошанд?

Як қисми чомеаи мусоиди анъанавӣ, аз як тараҷӯ, зимни тамоюл ба озодиҳо ва арзишҳои демократӣ метавонад то ҳадде зиёдаравӣ қунад, ки на танҳо анъанаю маросим, балки умуман ҳувият ва асолати фарҳангии миллию худро аз даст дихад ё ба ҳукми фаромӯши супорад. Аз тараҷӯи дигар, қисми дигари чомеаи тағйирёбанда ба одату анъанаҳо вағодор мемонаид ва барои пахншавию идомаи онҳо поифишорӣ мекунад. Пас чӣ бояд қард? Ин ва дигар саволҳо дар ин қисмати рисола ҷавоби илмии худро пайдо кардаанд. Дар ин зербоб ҳамчунин мухимтарин масъалаи рисола, яъне озодиҳои фардӣ ва раванди демократиунони чомеа метавонанд таъсиррасонии ичтимоиро аз риояи анъанаҳо комилан бардоранд, мавриди таҳлил қарор гирифтааст.

Дар зербоби дуюми боби якум – «**Тавсифи анъана ва ҷашну маросими тоҷикон тибқи табииати ҳуқуқӣ ва соҳаи густариши онҳо**» навъҳои мухаталифи анъана ва ҷашну маросими тоҷикон аз наزارи мөйөрбандӣ ба шаклҳои шуури ҷамъияти тавсиф шудаанд. Дар миёни онҳо анъанаҳои динӣ ва ҷашну маросими бостониву асримиёнагӣ, аз лиҳози густурдагии таъсирашон дар таъриҳ ва шаклгиири низоми ҳуқуқии ҳар як чомеаи миллӣ ва умуман ба ҳуқуқи умунибашарӣ, аз мухимтарин қисми таркибии низоми анъанаҳо эътироф шудаанд. Вале, анъанаҳои динӣ танҳо як қисми маҷмӯи бузурги

анъанаҳо ва ҷашну маросими аз гузашта меросмондаи милливу фарҳангии ҳар ҳалқ мебошанд. Низоми анъана ва ҷашну маросими миллии тоҷикон ба ғайр аз анъанаҳои ҳусусияти байнамилалӣ-умумимусулмонидоштаи динӣ, инчунин, анъана ва ҷашну маросими зиёди этникӣ-фарҳангиро дар бар мегирад, ки онҳо дар соҳаҳои муҳталифи ҳаёти модӣ ва маънавӣ татбиқ мейбанд. Як қисми ин мероси фарҳангӣ дар даврони зардуштӣ, қисми дувумашон дар давраи исломӣ, савумихо дар замони шӯравӣ пайдо шуда, ҳазинаи фарҳангии миллии моро ғановат баҳшидаанд. Дар замони Истиқлол, ба шарофати рушди муносибатҳои фарҳангӣ ва иқтисодиву тичоратӣ бо қишварҳои гуногуни ҷаҳон ва шиносии мардум бо фарҳанггу маданияти ҳалку миллатҳои гуногуни ҷаҳон ва як қатор омилҳои дигар раванди пайдоиши анъанаҳои ҳусусияти демократӣ ва дунявидошта оғоз ёфтааст, ки онҳо низ ба ҳазинаи фарҳангии миллии мо ворид шуда, онро шукӯху таровати тоза мебахшанд. Ҳамин нуқтаҳоро ба назар гирифта, дар ин фасли рисола масъалаи таснифу таҳқиқи низоми анъана ва ҷашну маросими тоҷикон дар замони мусосир аз назари заминаҳои ҳуқуқӣ таҳлилу баррасӣ шудааст.

Анъана ва ҷашну маросими тоҷиконро аз нуқтаи назари мансубияти онҳо ба ин ё он соҳаи ҳаёт ба се ғурӯҳ чудо кардан мумкин аст: Анъанаҳои марбут ба қасбу ҳунар, фаъолияти истеҳсолӣ ва ҳочагидорӣ. Ба ин ғурӯҳ анъанаҳои марбут бо соҳаҳои қишоварзию ҷорӯдорӣ, инчунин анъанаҳои марбут бо як қатор шуғлҳо ва қасбу пешаҳои суннативу аҷдодӣ шомил мешаванд. Яке аз ин гуна анъанаҳои миллии тоҷикон – ҷашни Наврӯзи фарҳундапай аст.

**Дар боби дуюм** – «Таҳаввули сарҷашмаҳои танзими анъана ва ҷашну маросим: шаклҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва аҳлоқӣ дар Тоҷикистон» ҳамаҷониба таҳлил гардида дар он мағҳуми сарҷашмаи ҳуқуқ аз назари мавзӯи баррасишаҳанда; сарҷашмаҳои танзими анъана ва ҷашну маросим дар низоми ҳуқуқӣ зардуштӣ; танзим ва таҳаввули анъана ва ҷашну маросим дар партгави сарҷашмаҳои ҳуқуқи мусулмонӣ мавриди баррасӣ ва омӯзиш қарор гирифта, ҳулосаҳои судманд, ҷиҳати такмили мағҳумҳои таъриҳӣ-ҳуқуқӣ пешниҳод шудааст.

Дар зербоби якуми боби дуюм – «**Мағҳуми сарҷашмаи ҳуқуқ аз назари мавзӯи баррасишаҳанда**» мағҳуми сарҷашмаи ҳуқуқ ва ҳусусияту вазифаҳои он дар партгави таҳқиқоти мусосирни илмӣ аз дидгоҳи назария ва таърихи ҳуқуқ таҳлил ва ташхис шудааст. Афзоиши неруи ҳуқуқ дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ ҳодисаи нав ва танҳо хоси замони мусосир нест. Аз лиҳози собиқаи таъриҳӣ генезиси ҳуқуқ раван-

ди ниҳоят тулонӣ буда, дар масири таърих баробари пайдо шудани нахустин давлатҳо оғоз гардида, тадриҷан бо устувор шудани муносибатҳои синғӣ мавқеи худро васеъ намуд. Ҳуқуқ ҳодисаи иҷтимоии дорои мазмуни дохилӣ ва шакли ифодаи берунаи хеш аст, ки бо категорияи «мазмун ва шакл» ифода мегардад. Олимон дуруст қайд мекунанд, ки аз он замоне ки ҳуқуқ пайдо шуд, масъалаи сарчашмаи ташкилёбӣ, шакли ифодаёбӣ ва мавҷудияташ дикқати аҳли илмро пайваста ба худ кашидааст. Доир ба таносуби мазмун ва шакли ҳуқуқ дар адабиёти ҳуқуқӣ фикрҳои гуногун вучуд доранд. Ба масъалаи мазкур назарияҳои табиӣ, патриархалий, органикӣ, рӯҳӣ, динӣ, интегратсионӣ, либертарӣ, юридикӣ, шартномавӣ, нормативӣ, позитивизми ҳуқуқӣ, зӯроварӣ ва гайра зери таъсири дидгоҳҳо ва ҷаҳонбинии қобили қабули худ баёни назар менамоянд. Таҳлили назарияҳои мазкур имкони таснифи онҳоро дар 4 самти асосӣ имконпазир мегардонад:

- 1) Мазмуни ҳуқуқро иродаи табақаи муайянӣ иҷтимоӣ ё ҳалқ ташкил медиҳад;
- 2) Мазмуни ҳуқуқ дар меъёрҳои ҳуқуқ ифода мейёбад, ки онҳоро давлат мӯкаррар мекунад;
- 3) Мазмуни ҳуқуқ дар табииати инсон ва манфиатҳои ў нуҳуфта аст;
- 4) Мазмуни ҳуқуқ аз табииати иродаи Ҳудованд мабдъ мегирад.

Дар зербоби дуюми боби дуюм – **«Сарчашмаҳои танзими анъана ва ҷаҳнуну маросим дар низоми ҳуқуқи зардуштӣ»** таҳлили мухтасари низоми анъана ва ҷаҳнуну маросими миллии тоҷикон амалӣ гашта, ҷаҳнҳои Наврӯз, Тиргон, Мехргон ва Сада маросими марбут ба ташкили оила ва муносибатҳои оиласӣ, меҳнатӣ-ҳочагидорӣ, давлатдорӣ, диндорӣ в.ғ., ки собиқаи ниҳоят тӯлонии таъриҳӣ доранд, мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. Қайд мешавад, ки ҳанӯз дар Авасто ва дигар сарчашмаҳо ва ёдгориҳои ҳаттии фарҳанги тоисломии мардуми ориётабор ба масъалаи танзими ҳуқуқии онҳо таваҷҷӯҳ зоҳир карда шудааст. Қисмати дигари анъана ва ҷаҳнуну маросим, масалан, рӯзадорӣ дар моҳи шарифи Рамазон, идҳои Фitr ва Курбон ва даҳҳо расму оинҳо, урфу одатҳо ва хурофоти дар байни мардум ривоҷёфтai бо онҳо алоқаманд, дар давраи исломӣ пайдо шудаанд. Аз ин лиҳоз, дар ин фасли рисола мо бо вазъи ҳуқуқии аз лиҳози таъриҳӣ қадимтарин ва муҳимтарин анъанаҳо ва ҷаҳнуну маросими милливу динии тоҷикон дар давраҳои қадим ва асримиёнагӣ мухтасар шинос шуда, баъдан ба масъалаи танзими онҳо дар замони муосир рӯ меорем.

Ба ин ҳақиқат, ки ачдоди этникии миллати мутамаддини тоҷик, яне сӯғдиҳову боҳтариҳо, ҳоразмиҳову фарғонагиҳо ва умуман ориёиҳои қадим, ҳазор сол қабл аз зуҳури ислом соҳиби низоми муқаммали динӣ-хукуқӣ бо номи хукуки зардуштӣ буданд, имрӯз ҳеч як муҳаққиқу муаррихи солимфир ва ҷӯёи ҳақиқату адолати таъриҳӣ шубҳа намекунад. Дар ин қисмат дар такя бар асари бунёдии «Низоми хукуқии зардуштӣ»<sup>42</sup>, ки дар он таълимоти хукуқии зардуштиро дар заминай таҳлилҳо ва муқоисаҳои мӯшикофони сарчашмаҳои ҳаттии дини зардуштӣ ва адабиёти илмии бо он алоқаманд ба таври низомнок шарҳу тавзех ёфтаанд, зиёд аз масоили анъана ва ҷаҳнуну маросими қадимаи миллат таҳлил ва ташхис нашудаанд.

Сарчашмаҳои хукуқии танзими анъана ва ҷаҳнуну маросими тоисломии тоҷиконро таълимот ва меъёрҳову тавсияҳои хукуқии дини зардуштӣ ташкил медиҳанд, ки онҳо дар матни Авесто<sup>43</sup>, Ардавирофнома<sup>44</sup>, Бундаҳишин<sup>45</sup>, Додистони менуи хирад<sup>46</sup>, Вандидод, Андарзҳои Адурбод, фарзанди Мехраспанд<sup>47</sup>, Андарзҳои Бузургмехр<sup>48</sup>, Шойиста ва ношойиста<sup>49</sup> ва ёдгориҳои дигари ҳаттии аз даврони бостон ба мо меросмонда дарҷ ёфтаанд.

Дар зербоби сеюми боби дуюм – **«Танзим ва таҳаввули анъана ва ҷаҳнуну маросим дар партави сарчашмаҳои хукуқи мусулмонӣ»**, ки ном дорад андеша пешниҳод мегардад, ки Ислом ҳамчун дин дар минтақае зуҳур кард, ки анъана, расму оинҳо асоси муносибатҳои ҷамъиятӣ ба ҳисоб мерафт. Анъана ва суннати қабилавӣ дар ин ҷараён

<sup>42</sup> Халиков А.Г. Правовая система зороастризма. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 485 с.

<sup>43</sup> Авесто. Кухантарин сурудҳо ва матниҳои эронӣ / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстҳо. – Душанбе: Конуният, 2001. – 792 с.; Авеста. Избранные гимны / Перев. с авестийского и коммент. проф. И.М. Стеблин-Каменского. – Душанбе: Адид, 1990. – 176 с.

<sup>44</sup> Ардавирофнома. Бихишт ва дӯзах дар ойини маздоясно / Пешгуфтор ва тарҷумаи Раҳим Ориф. – Тӯс, 1372.

<sup>45</sup> Зороастрейские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меноги-храд): Сотворение основы (Бундаҳишин) и другие тексты; Перевод / Рос. акад. наук, Отд-ние истории, С.-Петерб. фил. Ин-та востоковедения; Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Вост. лит., 1997. – С. 140–351.

<sup>46</sup> Дадестан-е меног-е храд (Суждения Духа разума) / Зороастрейские тексты. Изд. подгот. О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 10–138.

<sup>47</sup> Наставления Адурбада, сына Махраспанда / Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийскик назидательные тексты. Введ., транскрипция тестов, перев., comment., глоссарий О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Наука, 1991. – С. 77–82.

<sup>48</sup> Наставление (памятка) Бузургмиҳра / Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийскик назидательные тексты. Введ., транскрипция тестов, перев., comment., глоссарий О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Наука, 1991. – С. 86–93.

<sup>49</sup> Шайаст-на-шайаст / Зороастрейские тексты. Изд. подгот. О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С. 312–318.

ба худ ҳукми конун гирифта, муносибати байни аъзои авлоду қабилаҳоро танзим менамуд. Дар чунин шароит пайдо шудани ислом бо таълимот ва аҳкоме, ки хусусияти умумибашарӣ дошт, на танҳо гардише дар эътиқодоту бовариҳои мардум, балки дар ҳаёту зиндагии онҳо буда, инқилоби фикрӣ, амалӣ, иҷтимоӣ дар тамоми олам ҳисоб мешуд. Аксари расму оинҳо, ибодатҳо ва талаботи дигари дини мубини ислом, бо вучуди хусусияти умумибашарӣ доштанашон, зоҳирان бо анъанаҳои мавҷудаи ҳалқиятҳои тасхиршуда дар баъзе марвидҳо мухолифати ҷиддӣ надоштанд, гарчанде мазмуни онҳо комилан барандаи ғояҳои дини нави тавҳидӣ буданд. Аз ин ҷо дар ҳолате, ки баъзе анъанаҳои аъроб бо одату расму оинҳои исломӣ монандӣ пайдо мекунанд, ҳеч гоҳ ин маънои айният доштани онҳоро надорад, зеро ваҳий Худованд, баъсати Пайғамбар (с) ба тамоми ҳалқу миллатҳо нигаронида шудааст. Аз назари умум ғояи таомули мардумро ба назар гирифтан аз ибтидои ислом вучуд дошт. Дар исботи ин ақида факеҳон ва муҳаддисон як силсила ҳадисҳои Пайғамбарро мисол овардаанд. Масалан, дар ҳадисе, ки аз ҷониби Абдулло ибни Маъсӯд нақл шудааст, Пайғамбар (с) мефармояд: «Он чиро мусалмонон биписанданд, пас, он назди Ҳудо писандида аст». Мутобики мазмуни як ҳадиси дигари Пайғамбар (с) ҳар ҷизе ки бо урф сабт аст, мисли он аст, ки сабт бо «насс» бошад.

**Боби сеюми рисола ба «Масъалаҳои назариявӣ ва амалии танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»** баҳшида шуда, дар он масъалаҳои вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим аз давраи шӯравӣ то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»; вазъи танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва натиҷаҳои он мавриди таҳлил, омӯзиш ва хуносабарӣ қарор гирифтаанд.

Дар зербоби якуми боби мазкур – **«Вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим аз давраи шӯравӣ то қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон»**, як ҷанбаи нисбатан норавшани фалсафӣ-ҳуқуқии марбут ба масъалаи танзими ҳуқуқии анъана ва ҷашну маросим, ки барои дарки на танҳо фоидаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва арзиши идеологиву сиёсии танзими ҳуқуқии ин гурӯҳи азими меъёрҳои иҷтимоӣ мусоидат мекунад, мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Дар ин зербоб вазъи вазнини баргузории ҷашну маъракаҳо ва маҳлутшавии онҳо бо хурофот таҳлил ва ташхис гардида омилҳои раҳой аз ин

бўхрони маънавй баррасй гардидааст. Ба андешаи муаллиф, дуршавй аз анъанаи солими миллй истиқлолияти давлатиро осонгир ва соҳибихтиёриро таҳдидпазир менамояд. Чунин миллат имкон дорад дер ё зуд аз чониби одатҳои бегона тасхир шавад. Мисол, одат ва анъанаи либоспӯшии миллй, ки хифз ва тарғиб нашуд зуд аз байн меравад ва чойи онро одати бегона хоҳад гирифт. Ҳамин тавр ҳар ҳалқу миллат дар рушди худ ҷиҳати хифзи асолату ҳуввияти хеш муваззаф аст, ки ба хифзу рушди руқнҳои фарҳангии худ дикқат дихад. Ба ақидаи муаллиф дар он давроне, ки ҷомеа ба тағиироти бузург рӯ меорад, қадршиносӣ ва хифз аз арзишҳои миллй ва урғу одату анъанаҳо зарурати бештар қасб менамояд. Аз ин рӯ, ҷомеаи солим ва дорои мардуми хирадманд урғу одат ва анъанаҳои худро қадршиносӣ менамояд ва ҳеч гоҳ ба хотири ҳадафҳои ноҷиз ва моделҳои нав аз онҳо даст намекашад. Ҳастӣ ва соҳибихтиёри давлат танҳо дар эълон ва қабули Конститутсия зуҳур намеёбад, ин соҳибихтиёри ва маҳсусияти ҷавҳарии мустақилияти давлат дар мачмӯи унсурҳои муҳталифи ҳастии ў, ки хоси дигарон нест, зуҳур ва пурзӯр мегардад, ин маҳсусиятҳои табиӣ, ҳудудӣ, миллӣ, динӣ, ҳочагидорӣ, амалҳои хонаводагӣ зуҳур менамояд.

Дар зербоби дуюми боби сеюм – **«Такмили қонунгузории миллӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим ва натиҷаҳои он»** бо мақсади ба эътидол овардани вазъи анъана ва ҷашну маросими миллию динӣ, маъни исрофкориҳо зимни баргузории маъракаҳои марбут ба онҳо ва пешгирии пайомадҳои номатлуби иҷтимоиву иқтисодии онҳо зарурати танзими ҳуқуқӣ ва ба як ҷорҷӯбаи муайянӣ қонунӣ дароварданӣ анъана ва ҷашну маросим ба миён омад. Бо мақсади ҳалли ин масъалаи муҳими иҷтимоӣ Ҳуқумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вазъи иҷтимоию иқтисодии мардуми кишвар аҳамияти маҳсус зоҳир намуда, ногузири танзими анъана ва ҷашну маросимро тавассути қонунгузорӣ масъалагузорӣ карданд. Ҳамин тарик, лоиҳаи қонун бо супориши Сарвари давлат аз чониби гурӯҳи ҷомеашиносон, диншиносон ва ҳуқуқшиносони варзидаи кишвар дар муколама бо ҳалқи Тоҷикистон таҳия гардид<sup>50</sup>.

Пас аз қабули қонуни мазкур раванди мусбии танзими анъана ва маросими иҷтимоӣ ҷараён гирифт. Қонуни зикргардида, бо тақозои рушди ҷомеа анъана ва ҷашну маросимро танзим намуда, ба хотири хифзи арзишҳои асили фарҳангии миллӣ ва эҳтиром ба суннатҳои мардумӣ, баҳри баланд бардоштани сатҳи иҷтимоию иқтисодии ҳаёти

<sup>50</sup> Вализода О. Танзими зиндагӣ. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С. 39.

шахрвандони Чумхурии Тоҷикистон равона гардид. Аз таҳлили меъёрҳои қонун маълум мегардад, ки он се ҷанба – маънавӣ, иқтисодӣ ва ҳукуқӣ дорад. Ҷанбаи маънавии қонуни мазкур дар он ифода меёбад, ки он хислати инсондӯстӣ ва хайрҳоҳӣ дошта, истрофкориро ҳамчун амали номатлуб эътироф менамояд камҳарчу сарфакорона баргузор нағудани ҷашну маросимро қисми таркибии маънавиёти миллӣ дониста, барои баланд бардоштани фарҳанги маъракаҳо мусоидат менамояд. Аз лиҳози иқтисодӣ, қонуни мазкур барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ, беҳтар кардани шароити зиндагии мардум аз тарики манъи истрофкорӣ ва маъракаҳои сермасраф ҳангоми баргузории ҷашну маросим мусоидат менамояд. Ҷанбаи ҳукуқии қонуни мазкур дар он ифода меёбад, ки он барои таъмини амнияти ҷомеа ва давлат, хифзи тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирӣ кардани ҳодисаҳои ноҳӯш дар тӯю маъракаҳо, мусоидат менамояд. Ба назари муаллиф қабули Қонуни Чумхурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Чумхурии Тоҷикистон» дар ҳаёти иҷтимоии мардуми Тоҷикистон ҳодисаи муҳим, тақдирсоз ва воеан инқилобӣ буд.

### **Хулосаҳо**

Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои таҳқиқот ҷамъбаст гардида, хулосаҳо ва тавсияҳои асосӣ оид ба такмили қонунгузорӣ дар соҳаи танзими ҳукуқии анъана ва расму оинҳо таҳия карда шудаанд.

Бояд гуфт, ки ҳар насли нав аз таҷрибаи иҷтимоии наслҳои гузашта барои ҳалли мушкилоти ҷомеаи муосири худ истифода мебарад. Сабаби асосии эҳтиром ва риояи расму оинҳо, ҷашну маросим – ин давомнокӣ, яқдилӣ, қонеъ гардонидани талаботи моддию маънавии одамон ва қобили қабули онҳост. Аз ин рӯ, барои насли имрӯза танҳо он суннатҳои ниёгон қобили қабул ва танзимшаванданд, ки бидуни гум кардани мазмuni созандай худ метавонанд дар ҷомеа ҳамчун меъери иҷтимоӣ барои наслҳои имрӯза ва оянда нақши мусбат дошта бошанд. Муҳимтарин арзиши ҳукуқии анъана, ҷашну маросим дар ташаккули ҳаёти ҷамъиятӣ, давлатӣ ва ҳукуқӣ дар он аст, ки ҳалқ ҳамчун иттиҳоди сиёсӣ робитаи маънавӣ, моддӣ ва идеологии худро бо инсоният нигоҳ медорад [5–M].

Дар ҷомеаҳои муосири демократӣ ва шахрвандӣ ҳама меъёрҳо ва шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, таъриҳӣ ё муосир, танҳо дар доираи озодиҳо ва имкониятҳои мукаррарнамудаи низоми ҳукуқӣ иҷозат дода мешаванд. Дар натиҷа, беш аз имкон васеъ гардидани ҳар як меъeri иҷтимоӣ, аз ҳад зиёд афзудани ҳар як шакли шуури иҷтимоӣ ё аз ҳад зиёд густариш ёфтани анъанаҳои динӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ногузир ба

фазои ҳуқуқӣ таъсири манғӣ мерасонад, асосҳои на танҳо низоми демократӣ, балки арзиши озодӣ, баробарии динҳо ва низоми дунявиятро низ заиф менамояд.

Роҳи беҳтарини рафъи хатари пахншавии анъанаҳои динӣ дар низоми ҳуқуқии чомеаҳои демократӣ риояи қонун дар бораи озодии вичдон ва танзими ҳуқуқии фаъолияти иттиҳодияҳои динӣ, инҷунин ҳуди урғу одатҳои динӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» як падидайи фарҳангии ҳуқуқӣ буда, дар таърихи навини давлату ҳуқуқ ҳамто надорад. Ҳусусияти муҳими қонуни мазкур дар он аст, ки он на танҳо бори қонун, балки дар баробари ин, ислоҳоти иҷтимоии Сарвари давлат тавассути қонун, ки ҳадафи ниҳоии он ташаккули чомеаи мусосири сиёсӣ мебошад ва давлати ҳуқуқбунёд қодир аст, ки ба таҳдидҳои нав ва мушкилоти ҷаҳонӣ вокуниш нишон дидад [2–М].

### **Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот**

Таҳқиқотҳои гузаронидашуда ва таҷрибаи амалии муаллиф дар ин самт ба мо имкон медиҳад, ки ҷиҳати беҳтар намудани сифати татбиқи Қонуни ҔТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» тавсияҳои амалии зеринро пешниҳод намоем [10–М]:

а) дар моддаи 2 Қонуни мазкур бо ризоият ва машварати ҳуқуқшиносон ва ҷомеашиносон мағҳумҳое аз қабили «ҷашнҳои расмӣ», «зиёфати расмӣ», «оши тӯй», «ақиқа» ва «доираи оила» ҷойгир карда шаванд;

б) Ба мақсад мувоғиқ аст, агар ҷавобгарии шахсони вайронкунданаи таалоботи қонун вобаста ба дараҷаи гуноҳашон ва таъсирашон ба вайрон намудани таалоботи қонун дар Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ таҷдиди назар мешуд, зоро зиёд шудани төъдоди 10-15 нафар меҳмонон на ҳамеша бо гуноҳи соҳиби маъррака рух медиҳад ва ё риоя нагардидани шакли ҳаттии бастани шартнома бо санъаткор ба табииати баргузории ҷашну маросим вобаста нест;

в) Ба мақсад мувоғиқ аст, ки тартиби таъсис ва фаъолияти комиссияҳои ҷамъиятӣ, ки дар моддаи 5<sup>1</sup> Қонуни ҔТ «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» пешбинӣ шудааст, такмил дода шавад. Аз ҷумла, вучӯд доштани нақшай корӣ, тарғиби арзишҳои миллӣ, корҳои фаҳмондадиҳӣ атрофи татбиқи меъёрҳои қонун, ҳисоботи расмии онҳо ба роҳбарияти ташкилоту идора ва пешниҳоди ҳисоботи семоҳа ба мақоми ваколатдори ҳудудӣ дар қонун ҳатмӣ пешбинӣ карда шавад, зоро риоя нагардидани иддае аз

амалҳои мазкур дар амалия масъалаи ба ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашидани онҳоро ба миён овардааст.

г) Тартиби таъсис ва фаъолияти комиссияҳои доимӣ дар моддаи 5 таҷдиди назар шуда, ба онҳо ҳуқуқ дода шавад, ки дар доираи мукаррароти қонун вақти баргузорӣ, тартиби ташкил ва гузаронидани маъракаҳоро вобаста ба маҳсусияти маҳал ва минтақа муайян намоянд. Фаъолияти комиссияҳои доимӣ дар давоми ҳар шаш моҳ як маротиба дар Маҷlisҳои вакилони ҳалқи ВМҚБ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку дехот оид ба рафти корҳои тарғиботӣ ва назорату иҷрои татбики Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷаҳону маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» шунуда шавад;

д) Ҷиҳати иҷрои қисми 2 моддаи 7-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷаҳону маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Тартиби дар сатҳи давлатӣ ҷаҳон гирифтани санаи таъсиси идораву муассисаҳо, зодруӯз ва ёдбуди шаҳсоне, ки ба давлат ва ҷамъият ҳизматҳои шоиста кардаанд» омода карда шавад, чунки то қунун ҷиҳати иҷрои меъёи мазкур ҳанӯз ҳам мушкилот ҷой доранд.

## **ФЕҲРИСТИ ИНТИШОРОТИ ИЛМИИ ДОВТАЛАБИ ДАРАҶАИ ИЛМИЙ**

### **I. Монографияҳо**

**[1-М]. Шарифзода, М.Ш.** Арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 168 с. ISBN 98799975-00984-0.

**II. Мақолаҳо, ки дар мачаллаҳои тақризшавандӣ ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти**

**Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:**

**[2-М]. Шарифзода, М.Ш.** Исторические традиции в местном самоуправлении [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Паёми Дошишгоҳи миллӣ Тоҷикистон. – 2015. – №3/5 (173). – С. 63–69. ISSN 2074-1847.

**[3-М]. Шарифзода, М.Ш.** Правовое регулирование традиций, торжеств и обрядов: юридико – религиозный аспект [Текст] / М.Ш. Шарифзода // Паёми Дошишгоҳи миллӣ Тоҷикистон. – 2016. – №2/6 (210). – С. 226–230. ISSN 2413-5151.

**[4-М]. Шарифзода, М.Ш.** Қонунгузории миллӣ ва зарурати танзими ҳуқуқии анъана, ҷаҳону маросимҳо ва идҳои миллӣ дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Аҳбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2018. №2. – С. 188–193. ISSN 0235-005X.

[5-М]. **Шарифзода, М.Ш.** Баъзе масъалаҳои сарчашмаҳои ҳуқуқӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Ҳаёти ҳуқуқӣ. – 2018. – №4 (24). – С. 45–55. ISSN 2307-5198.

[6-М]. **Шарифзода, М.Ш.** Таҳаввули сарчашмаҳои танзими анъана, ҷашн ва маросим: шаклҳои динӣ, ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ дар Тоҷикистон [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Аҳбори Академии ҳуқуқ. – 2019. – №2 (30). – С. 48–53. ISSN 2305-0535.

[7-М]. **Шарифзода, М.Ш., Холиқзода, А.Ғ.** «Қонуни миллӣ» аломат, маҳсусият ва нақши он дар таъмини ҳуқуқи инсон ва рушди давлати миллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода, А.Ғ. Холиқзода // Паёми Доnihgoҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №1. – С. 211–221. ISSN 2413-5151.

### **III. Мақолаҳои илмие, ки дар мачмӯҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:**

[8-М]. **Шарифзода, М.Ш.** Танзими ҷашну маросимҳо тақозои вакт ва ба эътидоловарандӣ адолати иҷтимоӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Маводҳои конфронси илмию амалии байналмилалии «Идоракунии давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: анъана ва таҳаввулот» (ш.Душанбе, 20-21.09.2012). – Душанбе, 2012. – С. 137–140.

[9-М]. **Шарифзода, М.Ш.** Анъанаҳои таъриҳӣ ва таҳаввулоти худидоракунии маҳаллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Маводҳои конфронси илмию амалии байналмилалии «Худидоракунии маҳаллӣ дар Тоҷикистон: назария, амалия ва таҷрибаи ҷаҳонӣ» (ш. Душанбе, 27-28.02.2014). – Душанбе, 2014. – С. 59–63.

[10-М]. **Шарифзода, М.Ш.** Танзими ҳуқуқии ҷашну маросим – тақозои ҳуқуқу манфиатҳои инсон Арғузорӣ ба арзишҳои миллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Масъалаҳои назариявии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – С. 297–309. ISBN 978-99975-73-64-3.

**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ТАДЖИКИСТАНА  
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ, ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА  
ИМЕНИ А.М. БАХОВАДДИНОВА**

**На правах рукописи**

**УДК:** 351.855.2:392/395(575.3)

**ББК:** 67.99(2) 1+63.5 (2 тадж)

**Ш-25**

**ШАРИФЗОДА МУХАММАДИ ШАРИФ**

**ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ТРАДИЦИЙ, ТОРЖЕСТВ И ОБРЯДОВ В РЕСПУБЛИКЕ  
ТАДЖИКИСТАН: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ИСТОРИКО-  
ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ**

**АВТОРЕФЕРАТ**

диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук  
по специальности 12.00.01 - теория и история права и государства,  
история правовых и государственных учений

**ДУШАНБЕ – 2022**

**Диссертация выполнена на отделе истории государства и права Института философии, политологии и права имени А. Бахо-ваддина Национальной академии наук Таджикистана**

**Научный руководитель:** **Холикзода Абдурахим Гафор** – доктор юридических наук, профессор, директор государственного учреждения «Центр исламоведения при Президенте Республики Таджикистан».

**Официальные оппоненты:** **Рахимзода Рамазон Хамро** – доктор юридических наук, дотцент, министр внутренних дел Республики Таджикистан.

**Алиев Фарух Шарифович** – кандидат юридических наук, и.о. заведующий кафедрой комерческое права и противодействия коррупции Таджикский государственный университет коммерции.

**Ведущая учреждения:** Академия государственного управления при Президенте Республики Таджикистан.

Защита диссертации состоится «22» ноября 2022 года, в 14<sup>00</sup> часов на заседании диссертационного совета 6D.KOA-018 при Таджикском национальном университете (734025, г. Душанбе, ул. Буни Хисорак, корпус 11, 1 этаж, зал диссертационного совета юридического факультета).

С диссертацией можно ознакомиться на сайте [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj) и в Центральной научной библиотеке Таджикского национального университета по адресу 734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 17.

Автореферат разослан «\_\_\_» 2022 года.

**Ученый секретарь Диссертационного  
совета, доктор юридических наук, дотцент**



**Назаров А.К.**

## **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ**

**Актуальность темы исследования.** Как известно, традиции, обычаи, обряды, национальные и религиозные праздники имеют большое значение в жизни всех народов и наций, поскольку они воплощают самобытность и формируют особенности их культуры. По инициативе Основателя мира и национального единства – Лидера нации, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона 8 июня 2007 года был принят Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который существенно увеличил роль и важность юриспруденции в регулировании традиций, торжеств и обрядов в стране. Этот Закон как метод, принесший пользу и процветание общественных отношений в наше время, даёт основание анализировать и исследовать правовое регулирование традиционных отношений, что является с точки зрения юриспруденции очень актуальным.

Безусловно, на протяжении всей истории человечества обряды, традиции торжеств, национальные и религиозные праздники, как социальные нормы, приобрели правовой характер, и они оказали глубокое влияние на регулирование социальных отношений, формирование и развитие общественной жизни. Данная тенденция все ещё играет немаловажную роль в так называемом «традиционном» национальном обществе, к числу которых можно отнести и Таджикистан. Разумеется, традиции, обычаи, обряды играют ключевую роль в стабилизации общественных отношений и развитии национального самосознания, повышении правовой культуры таджикского народа. Через них будет продолжена духовная связь между прошлым, настоящим и будущими поколениями нации, а также обеспечиваются выживание и непрерывное её существование на исторической сцене.

Потеря обычаяев, обрядов, традиций и ритуалов, обеспечивающих национальное единство в целом, означает отделение народа от своих подлинно исторических корней, а также утрату национального менталитета. Такая угроза делает правовую защиту и правовое регулирование национальных обычаяев и традиций неизбежными и важными в контексте развития суверенных государств. Поэтому каждая страна принимает правовые меры для сохранения и развития добрых, творческих традиций и обычаяев прошлых поколений с помощью современного права.

В то же время, если обычаяи, традиции и обряды, как социальные нормы отклоняются от своей сущности, которые заключаются в обеспечении единства семьи и национальной независимости, то это неиз-

безно приведет нацию к таким негативным социальным последствиям, как бедность населения и ослабление государства, препятствует его социально-экономическому развитию. Это, в свою очередь, требует всестороннего изучения обычаев, традиций и правовых влияний на них в определенные исторические периоды, как в теории, так и на практике. Такой подход необходим особенно в тех случаях, когда обычаи и традиции под влиянием различных субъективных интересов и природных инстинктов нарушают права, свободы гражданина и социальную стабильность в обществе. Поэтому после обретения Таджикистаном государственной независимости возникла необходимость правового регулирования традиций, торжеств и обрядов. Она также касалась и область правовых вопросов защиты прав и свобод человека и гражданина, защиты экономических интересов граждан и семьи, защиты религиозных ценностей, развития баланса народных обычаев и традиций.

Научное осмысление обычаев и традиций, их правовой природы позволяет исследователю понять отношение народов на протяжении своей истории к таким источникам поведения, как культурное наследие других народов влияет на формирование этих социальных норм. Оно также может способствовать изучению роли традиций и торжеств в качестве определяющего фактора правового духа народа и неотъемлемого элемента национальной идентичности в этногенезе общества и формирования нации. Изучение процесса формирования и эволюции традиций, обрядов позволяет правильно оценить специфику исторических правовых систем – обычных, традиционных, религиозных и тех прав, унаследованных от опыта других народов в ходе истории. Вместе с тем, исследование данной проблемы позволит выявить и изучить основные этапы, закономерности и особенности развития правового сознания, социально-политических, нравственных и правовых представлений и идей таджикского народа.

В 2016 году Основоположник мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своём Послании Маджлиси Оли отметил необходимость введения обязательного изучения Конституции и законов Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», «Ответственность родителей в обучении и воспитании детей» в школьных учебных программах. Бессспорно, данное предложение подчеркивает необходимость и важность изучения вопросов, связанных с правовым регулированием традиций, торжеств и обрядов, с теоретической и практической точки зрения.

Многие современные исследователи отмечают, что традиционная правовая система и сегодня сохраняет свою регулирующую силу, часто в согласовании и соответствии с правовыми нормами государства, а иногда и в противоречии с ними. Таким образом, обратиться к правовому регулированию традиций и торжеств, с одной стороны, способствуют их развитию, соответствующему интересам народа, с другой - позволит обогатить правовую систему страны новыми, более эффективными средствами социального регулирования и соответствовать современным требованиям.

Уместно напомнить, что на нынешнем этапе развития общества все большее значение приобретает вопрос совершенствования существующей системы источников права, роли и значения обычного права в этом процессе, взаимосвязи и взаимодействия норм традиции, торжеств и обрядов с этикой и правом.

Неоспоримый факт, что до принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» ситуация с традициями, торжествами и обрядами в стране была сложной. Многие национальные мероприятия и религиозные обряды, которые должны были проходить в кругу семьи и родственников, превратились в роскошные и дорогостоящие торжества, и они нанесли серьезный ущерб экономическим и социальным интересам граждан. Президент страны, как опытный политик и компетентный стратег, анализируя ситуацию в этом направлении, обосновано отметил, что «сегодня мы собрались не для того, чтобы полностью искоренить или отменить народные обычаи и религиозные обряды, а наша главная цель состоит в том, что, наряду с определением норм для их реализации, дать хороший старт освобождению народа страны от оков самовозвеличивания, фанатизма и суеверия»<sup>1</sup>.

Естественно, данный Закон отражает социальные потребности общества в позитивном существовании традиций, обрядов и торжеств, и предоставляет уникальный опыт правового регулирования традиций, обрядов и торжеств. Потому что по сей день ни одно другое государство не выступило с такой инициативой, чтобы реформировать и восстановить народные обряды, привести их в соответствие с современными потребностями общества.

---

<sup>1</sup> Суханронии Президенти Чумхурини Тоҷикистон дар ҷаласаи умумиҷумҳориявӣ доир ба танзими расму оинҳо миллӣ ва анъанаву маросимҳои динӣ аз 24.05.2007 // Чумхурят. – 2007. – № 62 (21269).

Следует отметить, что Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» не противоречит универсальным требованиям, наоборот, его положения способствуют предотвращению чрезмерных расходов и защите интересов граждан, также служат для поддержания бедных слоев общества. Эта правовая особенность национального законодательства страны неоднократно обосновывалась отечественными юристами.<sup>2</sup> Несомненно, данный вопрос имеет двойное значение в контексте глобализации и интеграции национальной правовой системы в международное сообщество, в результате чего, фундаментальные национальные и культурные элементы ценности становятся ещё более уязвимыми.

**Связь работы с научными программами (проектами), темами.** Исследование выполнено в рамках перспективной программы, научно-исследовательской работы отдела истории государства и права Института философии, политологии и права им. А. Баховаддина Национальной академии наук Республики Таджикистан. Диссертация подготовлена в рамках перспективных научно-исследовательских программ отдела истории государства и права Института философии, политологии и права Национальной академии наук Таджикистана для 2008-2012 гг. - «Традиции государственности и правовые реформы в истории таджикского народа: история и современность» и для 2013-2018 гг. и «Особенности действия правовых институтов в истории таджикской государственности», одним из целей которых являлось раскрытие сущность правовых и политических учений таджикских мыслителей, определение места таджикских мыслителей в становлении и развитии институтов государственности и традиций таджикского права.

Одна из перспектив научно-исследовательской работы вышеуказанного отдела – это полное освещение темы исследования диссертации.

**Уровень научных исследований по теме.** Хотя тема диссертации в полном объёме пока ещё не изучена, тем не менее, большинство вопросов, связанных с ней, давно интересует ученых, исследователей, юристов, культурологов, историков, этнографов, теологов и специалистов в других областях социальных и гуманитарных наук. Среди них

---

<sup>2</sup> Отечественные ученые М. Махмудзода, М. Рахимзода, А. Холикзода, И. Буриев, Э. Насриддинзода, Дж. Маджидзода и другие много писали по этой теме и выступали на научных конференциях, некоторые из которых перечислены в библиографии.

особое место занимают труды Г.К. Артамонова,<sup>3</sup> С.А. Арутюнова,<sup>4</sup> А.В. Дашина, И. Ломакина,<sup>5</sup> Э. Бенвениста,<sup>6</sup> Е. Ертсфелда,<sup>7</sup> А. Кристенсена,<sup>8</sup> М. Муина,<sup>9</sup> М. Бойса,<sup>10</sup> В.В. Струве,<sup>11</sup> Р. Фрай,<sup>12</sup> Х. Дюмезила<sup>13</sup> А.О. Маковелского,<sup>14</sup> А.Г. Периханяна,<sup>15</sup> А. К. Рзаева,<sup>16</sup> И.С. Брагинского,<sup>17</sup> М. Хумона<sup>18</sup> и А. Резай,<sup>19</sup> которые представляют большую ценность для знакомства с древними культурами, традициями арийских народов Ирана и Средней Азии.

Одна из наиболее важных и актуальных работ, касающаяся нашу тему исследования, является книга М. Бойса «Верования и обычай зороастрийцев»,<sup>20</sup> в которой исследуется история происхождения зороастрийских традиций и, отчасти, их юридическое значение. Среди первых научных трудов, в которых книга «Авеста» рассматривалась и оценивалась как исторический политico-правовой памятник древности, считается монография А.К. Рзаева «Этюды из истории политico-правовых учений».<sup>21</sup> В своем комментарии к политическим и правовым

<sup>3</sup> Артамонова, Г.К. Бабаджанов, И.Х. Социально-правовое развитие общества и трансформация обычая в праве [Текст] / Г.К. Артамонова, И.Х. Бабаджанов, В.В. Горбашев, В.М. Рейф // Мир политики и социологии. – 2012. – №9. – С.75-92.

<sup>4</sup> Арутюнов, С.А. Обычай, ритуал, традиция [Текст] / С.А. Арутюнов // Советская этнография. – 1981. – № 2. – С.26-32.

<sup>5</sup> Дашин, А.В., Ломакина, И.Б. Обычное право и правовой обычай: от социальной мононормы к правовой нормативности [Текст] / А.В. Дашин, И.Б. Ломакина. – СПб.: Астерион, 2005. – 146 с.

<sup>6</sup> Бенвенист. Дини эроний [Матн] / Бенвенист. – Табрез, 1350. – 175 с.

<sup>7</sup> Хертсфелд, Е. Зардушт ва ҷаҳони ў (Zoroaster and his world) [Матн] / Е. Хертсфелд. – Принстон, 1947. – Ч.1. – 140 с.

<sup>8</sup> Кристенсен, А. Каёниэн [Матн] / А. Кристенсен. – Техрон, 1331. – 450 с.

<sup>9</sup> Муин, М. Маздоясно ва адаби порсӣ [Матн] / М. Муин. – Техрон, 1363. – Ч.1. – 484 с.

<sup>10</sup> Бойс, М. Зороастрйцы [Текст]: верования и обычай / Мэри Бойс. – М., 1988. – 303 с.

<sup>11</sup> Струве, В.В. Религия персов и надписи Ксеркса о Дэвах [Текст] / В.В. Струве // Этюды по истории Северного Причеснеморья, Кавказа и Средней Азии. – Л., 1968. – С.115-146.

<sup>12</sup> Фрай, Р. Наследие Центральной Азии [Текст] / Р. Фрай. – Душанбе, 2000. – 292 с.

<sup>13</sup> Дюмезил, Х. Верховные боги индоевропейцев [Текст] / Х. Дюмезил. – М., 1986. – 234 с.

<sup>14</sup> Маковельский, А.О. Авеста – памятник древней религии народов Ближнего и Среднего Востока [Текст] // Ежегодник Музея истории религии и атеизма. – М., 1962. – Т.6. – С.355-373.

<sup>15</sup> Периханян, А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды [Текст] / А.Г. Периханян. – М.: Наука, 1983. – 383 с.

<sup>16</sup> Рзаев, А.К. Этюды из истории политico-правовых учений [Текст] / А.К. Рзаев. – Баку: Азгосиздат, 1986. – 176 с.

<sup>17</sup> Брагинский, И.С. От Авесты до Айин [Текст] / И.С. Брагинский. Душанбе: Ирфон, 1981. – 201 с; История всемирной литературы [Текст]: в 9 томах / редкол. И.С. Брагинский. – М.: Наука, 1983. – Т.1. – 584 с.

<sup>18</sup> Хумон, М. Таърихи Бостони Эрон [Матн] / М. Хумон. – Техрон, 1379. – 135 с.

<sup>19</sup> Ризой, А. Таърихи даҳҳазорсолаи Эрон [Матн] / А. Ризой. – Техрон, 1373. – Ч.1. – 345 с.

<sup>20</sup> Бойс, М. Зороастрйцы [Текст]: верования и обычай / Мэри Бойс. – М., 1988. – 303 с.

<sup>21</sup> Рзаев, А.К. Этюды из истории политico-правовых учений [Текст] / А.К. Рзаев. – Баку: Азгосиздат, 1986. – 176 с.

учениям «Авеста» автор сосредотачивается на некоторых политических идеях справедливости и гуманизма, содержащихся в этом источнике. Однако из-за отсутствия доступа к полному тексту «Авеста» и «Вандидода», он не смог полностью раскрыть содержание этих редких юридических источников.

В своей известной книге «Иранское общество и право в Парфянском и Сасанидском периодах»<sup>22</sup> А.Г. Периханян описывает ряд правовых норм и положений двух великих иранских империй, многие из которых уходят корнями в зороастрийские идеи. Однако он ограничился изучением только одного источника зороастрийского права - «Сборника сасанидских законов», и не изучал другие источники зороастрийского права по регулированию традиций и обрядов. Среди иранских ученых, в частности, можно назвать А. Мазахири, который опубликовал значимую работу по семейному праву древних иранцев - «Иранская семья в доисламской эпохе».<sup>23</sup> Об «Авесте» и её правовом содержании в некоторых антологиях (отрывках), а также учебниках советской эпохи по истории государства и права. В том числе в трудах А.А. Вигасина очень кратко дается история Древнего Востока.<sup>24</sup> Другой коллективный труд - «Читатель истории Древнего Востока»<sup>25</sup> содержит переводы некоторых фрагментов «Авесты» и правовых документов государства Ахеменидов. Некоторые учебники по истории государства и права СССР в краткой форме содержат сведения о вопросах правового и религиозного регулирования торжеств и обрядов.

Значительный вклад в изучение правового регулирования обычаяев, традиций и обрядов в области историко-правовой литературы внесли и отечественные учёные. Наиболее существенное исследование, которое непосредственно касается темы нашей диссертации, является работа А.Г. Халикова - «Правовая система зороастризма».<sup>26</sup> Среди разработок современных таджикских ученых, относящихся к теме нашего

<sup>22</sup> Периханян, А.Г. Общество и право Ирана в парфянский и сасанидский периоды [Текст] / А.Г. Периханян. – М.: Наука, 1983. – 384 с.

<sup>23</sup> Мазохирӣ, А. Хонаводай эронӣ дар рӯзгори пеш аз ислом [Матн] / Алиакбар Мазохирӣ; муаллифи тарҷумаи аз фаронсавӣ ба форсӣ Абдуллоҳ Таваккул. – Техрон: Қатра, 1373. – 216 с.

<sup>24</sup> Вигасин, А.А. Хрестоматия по истории Древнего Востока [Текст] / А.А. Вигасин. – М. - 1997. – С.262-268.

<sup>25</sup> Хрестоматия по истории Древнего Востока [Текст] / под. ред. М.А. Коростевцева, И.С. Кашильцона, В.И. Кузицина. – М. - 1980. – С. 17-73.

<sup>26</sup> Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма [Текст] / А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 488 с.

исследования, можно упомянуть труды Ю. Ёкубова,<sup>27</sup> Д.С. Саймиддина, <sup>28</sup> Ф.Т. Тохирова, А. Холикзода,<sup>29</sup> Х.Х. Муминжонова,<sup>30</sup> Ю. Нуралиева,<sup>31</sup> И.Б. Буриева,<sup>32</sup> М. Махмудзода,<sup>33</sup> А.Н. Махмадова,<sup>34</sup> а также ряд других академических книг и сборников.<sup>35</sup>

Такие отечественные исследователи, как Дж. Маджидзода,<sup>36</sup> Э. Насриддинзода,<sup>37</sup> А.М. Диноршоев,<sup>38</sup> Б. Сафарзода,<sup>39</sup> Д. Раҳмон<sup>40</sup> и другие, обсуждая общие вопросы истории права таджикского народа, культуры национального права, прямо и косвенно упоминают важные

<sup>27</sup> Якубов, Ю. Религии древнего Согда [Текст] / Ю. Якубов. – Душанбе: Дониш, 1996. – 180 с; Якубов, Ю. К проблеме времени и места рождения Заратуштрым [Текст] / Ю. Якубов // Авеста в истории культуры Центральной Азии. – Душанбе, 2001. – С.23-48; Якубов, Ю. К проблеме Турана [Текст] / Ю. Якубов // Зороастризм и его значение в развитии цивилизации народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С.67-91; Якубов, Ю. Брачные обычаи таджиков в Согда [Текст] / Ю. Якубов. – Душанбе: Сурушан, 2002. – 43 с.

<sup>28</sup> Саймиддинов, Д. Адабиёти пахлавӣ [Матн] / Д. Саймиддинов; Пажӯҳиш, тарҷума ва ташрех. – Душанбе, 2003. – 234 с.

<sup>29</sup> Тахиров, Ф.Т., Халиков, А.Г. Декларация великого Кира как исторический источник оправах и свободах человека [Текст] / Ф.Т. Тахиров, А.Г. Халиков // Духовная культура таджиков в истории мировой цивилизации. – Душанбе, 2002. – С.115-131; Тахиров, Ф.Т., Халиков, А.Г. Шариат: правовая регламентация брачно-семейных и наследственных отношений [Текст] / Ф.Т. Тахиров, А.Г. Халиков. – Душанбе: Дониш, 2001. – 105 с.

<sup>30</sup> Муминджанов, Х.Х. Философские проблемы зороастризма [Текст] / Х.Х. Муминджанов. – Душанбе: Нодир, 2000. – 243 с; Муминзода, Х. Зороастр и его религия [Текст] / Х.Х. Муминджанов. – Душанбе: Изд-во ТГНУ, 1997. – 138 с.

<sup>31</sup> Нуралиев, Ю. Медицина и экология в «Авесте» [Текст] / Ю. Нуралиев // Авеста в истории и культуре Центральной Азии. – Душанбе, 2001. – С.281-298.

<sup>32</sup> Буриев, И.Б. Падидаҳои ҳуқуки ҷиной дар таълимоти Зардушт [Матн] / И.Б. Буриев // Зами маҷаллаи Фирӯза. – 2003. – №2. – С.22-24.

<sup>33</sup> Махмудзода, М. Сиёсати ҳуқуқӣ ва давлати демократӣ [Матн] / М. Махмудзода. – Душанбе: Эр-граф, 2017. – 632 с.

<sup>34</sup> Маҳмадов, А. Истиқололи сиёсӣ ва таҳлили давлатдории миллӣ [Матн] / А. Маҳмадов. – Душанбе, 2016. – 280 с.

<sup>35</sup> Таърихи динҳо [Матн] / муҳаррири масъул: доктори илмҳои фалсафа, профессор А.А. Шамолов. – Душанбе: Дониш, 2014. – 359 с; Мақом ва нақши ислом дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]. – Душанбе, 201. – 288 с; Тафқури миллӣ ва хиғзи арзишҳои фарҳангии иҷтимоӣ [Матн]. – Душанбе: Балогат, 2017. – 216 с.

<sup>36</sup> Зоиров, Д.М. Таджики [Текст]: от государства Саманидов до суверенной государственности. Историко-правовой анализ. – СПб.: РЕНОМЕ, 2014. – 286 с.

<sup>37</sup> Насурдинов, Э.С. Правовая культура [Текст] / Э.С. Насурдинов. – М.: НОРМА, 2014. – 352 с.

<sup>38</sup> Диноршоев, А.М. Конституционная регламентация и реализация прав и свобод человека и гражданина [Текст] / А.М. Диноршоев. – М., 2015. – 535 с.

<sup>39</sup> Зоиров, Д.М., Сафаров, Б.А. Суверенная государственность на постсоветском пространстве: предпосылки и процесс формирования (на примере Республики Таджикистан) [Текст]: монография / Д.М. Зоиров, Б.А. Сафаров; под общ. ред. В.П. Сальникова. – СПб.: Фонд «Университет», 2012. – 336 с.

<sup>40</sup> Сафаров, Д.С. Права человека и глобализация в контексте исламской правовой культуры [Текст] / Д.С. Сафаров. – Душанбе, 2014. – 226 с.

аспекты правового регулирования традиций, обрядов и торжеств как его историческое и фундаментальное качество. Они в необходимых случаях сделали полезные научные выводы.

При исследовании темы данной диссертации труды, доклады, выступления и послания Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона послужили нам важнейшим теоретическим и идеологическим руководством.<sup>41</sup> Основополагающим научным и популярным источником, где впервые были затронуты теоретические и практические вопросы правового регулирования традиций, торжеств и обрядов в Таджикистане, выступает историческое выступление Лидера нации 24 мая 2007 года, которое явилось идеологической предпосылкой данного исследования.

Относительно правовому статусу таджикских национальных традиций, торжеств и обрядов в советское время и роли Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» в их возрождении, что является одним из важнейших вопросов, изучаемых нами в диссертации, в последние годы проводились круглые столы и многочисленные республиканские научно-практические конференции, опубликовано немало статей и сборников. Однако большинство из них носят публицистический характер, где многие аспекты данной темы не рассмотрены авторами.

Подчеркивая высокую научную и практическую ценность этих работ и статей, следует отметить, что в области современной юриспруденции и истории таджикского права до настоящего времени комплексных исследований правового регулирования традиций, торжеств и обрядов не проводилось. Наше исследование, по сути, является первой попыткой комплексной научной разработкой по изучению этой темы.

**Цели и задачи исследования.** Основная цель исследования - историко-правовой анализ традиций, национальных и религиозных традиций, торжеств и обрядов таджиков и правовых источников их регулирования с древнейших времен до наших дней.

Поставленная цель предполагает решения следующих исследовательских задач:

<sup>41</sup> Раҳмон, Э. Дин ва ҷомеа [Матн] / Э. Раҳмон. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – 672 с; Раҳмон, Э. Тоҷикон дар оинаи таърих [Матн]: аз ориён то Сомониён / Э. Раҳмон. – Душанбе: Ирфон, 2006. – К.3. – 228 с.; Раҳмонов, Э.Ш. Родина Заратуштра и явления пророка [Текст] / Э.Ш. Раҳмонов // Зороастризм и его значение в развитии цивилизаций народов Ближнего и Среднего Востока. – Душанбе, 2003. – С.11-28.

- определение источника права в свете современной научно-правовой литературы;
- изучение источников регулирования традиции, торжеств и обрядов в системе зороастриского права;
- общее описание понятия и правовой природы традиций, торжеств и обрядов;
- описание таджикских традиций, торжеств и обрядов в соответствии с их правовой природой и области распространения;
- акцентирование правового статуса традиций, торжеств и обрядов от советского периода до принятия Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»;
- анализ процесса совершенствования национального законодательства по упорядочению традиций, торжеств и обрядов;
- разъяснение принципов и норм Закона о упорядочении;
- характеристика процесса реализации Закона о упорядочении и его результатов;
- выдвижение предложений по совершенствованию Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов» и опыта работы с населением.

**Объектом исследования** являются связи с общественностью в области правового регулирования таджикских национальных традиций, историческое развитие торжеств и обрядов в контексте цивилизаций и правовых систем, эволюция правового воздействия на этот процесс.

**Предметом исследования** определены правовые и обычные нормы исторических, правовых источников, касающиеся регулирования традиций, торжеств и обрядов.

**Методологической и теоретической основой исследования** выбрано диалектическое понимание явлений духовной жизни, применение научных и исторических методов исследования правовых и социальных явлений. В процессе анализа проблемы широко использованы труды отечественных и зарубежных ученых, теологов, правоведов, философов, социологов, этнографов, культурологов, литературоведов, а также газеты, журналы и другие форм СМИ, содержащие материалы по исследуемой теме. Они применены как в качестве источников, так и научных основ, а также использованы методы и приемы исследования для раскрытия предмета анализа в зависимости от его времени и места.

**Нормативно-правовой базой исследования** являются историко-правовые источники зороастризма, исламской цивилизации и законода-

тельства советской эпохи, которые сыграли значимую роль в регулировании общественных отношений в Таджикистане, связанных с проведением традиций, торжеств и обрядов. В то же время, в качестве нормативно-правовой базы исследования использована Конституция Республики Таджикистан, Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» и другие нормативно-правовые акты Таджикистана, касающиеся регулирования традиций, торжеств и обрядов.

**Научная новизна исследования** заключается в том, что она является первой работой, посвященной историко-правовому анализу традиций, торжеств и обрядов таджиков, выявлению источников их происхождения и регулирования, их природы и характеристик как социальных норм и их регулирующего образа в обществе. Впервые в диссертации на основе сравнительного анализа обосновывается положение, что существует, своего рода, ценностная и культурная гармония между традициями, торжествами и обычаями зороастрийской и исламской семейной жизни с точки зрения смысла, социальных целей и ролей. Впервые в работе изучается правовой статус таджикских традиций, торжеств и обрядов в разные исторические периоды в хронологическом порядке, проводится отраслевая классификация и их происхождение. Важнейшей новизной исследования в отечественной юриспруденции является то, что впервые в истории страны проанализированы и рассмотрены обычаи и традиции законодательства страны, а также научно обосновано правовое регулирование традиций, торжеств и обрядов.

**Представленные к защите следующие научные идеи усиливают научную новизну диссертации:**

1. Каждое новое поколение использует социальный опыт предыдущих поколений для решения проблем своего современного общества. Основная причина уважения и соблюдения традиций, торжеств и обрядов - это преемственность, целостность, удовлетворение материальных и духовных потребностей людей и их приемлемость. Поэтому для нынешнего поколения приемлемы и регламентированы только те традиции предков, которые, не теряя своего конструктивного содержания, могут играть позитивную роль в обществе как социальная норма, для нынешнего и будущих поколений. Важнейшая правовая ценность традиций, торжеств и обрядов в формировании общественной, государственной и правовой жизни состоит в том, что народ, как политический союз, сохраняет свою духовную, материальную и идеологическую связь с человечеством. Новое человеческое поколение, как продолжение

ние предыдущих поколений, сохраняет историческую связь культуры и цивилизации, совершая положительные традиции наших предков. Новое поколение не будет строить государство и общество, а скорее, повторяет существующие обычаи и традиции, как продолжение предыдущим поколениям. В этом качественном повторении, суть существования политических и правовых цивилизаций становится ясно.

2. Традиции, торжества и обряды с прогрессивным содержанием передаются как опыт из поколения в поколение и, сохранив свои идеологические принципы, они изменяются, развиваются по форме в соответствии с требованиями времени, их старые элементы исчезают и заменяются новыми. Эволюция развития традиций может происходить стихийно или систематически и под контролем. Стихийное развитие национальных традиций в обществе происходит в периоды напряженности и смут. Систематическое развитие национальных традиций, торжеств и обрядов возможно только тогда, когда они регулируются на законодательном уровне, под опекой и защитой государства. Традиция торжества и обряды, как развивающийся элемент общества, не являются догмами, а они имеют свойство меняться в зависимости от условий и уровня жизни народов и наций. Каждое будущее поколение имеет право не только соблюдать существующие традиции и обряды, но и получить такое же количество прав и обязанностей, которые по мере изменения обстоятельств оно обязано видеть в эти традиции и обряды ближайшие и перспективные интересы народа, насколько это возможно, а также обновлять и регулировать обычаи и традиции в своих интересах.

3. Традиции, торжества и обряды, с точки зрения факторы формирования и в зависимости от характера их проявления, делятся на разные типы. В этой связи их можно разделить на традиции, основанные на взаимодействии человека с природой, на религиозных верованиях и на интеллектуальном восприятии, социальных явлений. В прошлом религиозные традиции играли важнейшую роль в развитии правовой системы цивилизованных обществ, и особенности любой правовой системы неизбежно вытекали из правовых норм той или иной религии или вероисповедания. Поэтому изучение религиозных и правовых традиций очень важно для понимания способов и средства влияния религии на исторический процесс развития права и правовой системы, как в прошлом, так и в настоящем.

4. В современных демократических и гражданских обществах все социальные нормы и формы общественного сознания, историче-

ские или современные, допустимы только в пределах свобод и возможностей, предоставляемых правовой системой. Следовательно, расширение, более чем возможного, любой социальной нормы, чрезмерное увеличение любой формы общественного сознания или чрезмерное расширение религиозных традиций в общественной жизни неизбежно окажут негативное влияние на правовую среду, подрывают основы не только демократической системы, но и ослабляют ценность свободы, равенства религий и системы секуляризма. Однако эта идея, в свою очередь, требует четкого понимания и правильного подхода, и это не означает, что в светских и демократических обществах религиозные традиции должны быть полностью исключены из правовой системы. Лучший способ устраниить опасность распространения религиозных традиций в правовую систему демократических обществ - это соблюдение закона о свободе совести и правового регулирования деятельности религиозных объединений, а также непосредственно самих религиозных традиций и обрядов. С этой точки зрения, Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» является культурно-правовым явлением, не имеющим аналогов в современной истории государства и права. Важной особенностью этого закона является то, что он несет не только бремя закона, но, в то же время, и социальной реформой Главы государства, через закон, конечной целью которой является формирование современной политической и правовой нации, способной реагировать на новые угрозы и вызовы мира.

5. Общетеоретическое описание религиозных традиций в праве означает анализ особенностей, присущих всем религиозно-правовым традициям, отражающих их характер и роль в правовой системе. К этим аргументам религиозно-правовой традиции относятся:

- 1) Конкретное время происхождения традиций;
- 2) Наличие особых источников традиций;
- 3) Область практики традиций;
- 4) Факторы развития традиций;
- 5) Характер распространения традиций и способы его расширения.

Возникновение той или иной религии в обществе и ее растущее значение как фактора общественной жизни приводит к тому, что она создает источник религиозно-правовой традиции и выражает ее в определенной форме. Таким образом, традиции превращаются из возможностей в реальность и становятся частью правовой системы.

Сфера религиозной традиции в праве состоит из двух основных типов общественных отношений:

1) Религиозные отношения, имеющие юридическую сущность (религиозные обряды, обычаи, ритуалы и правила, связанные с поклонением и мольбой, отношения между верующими и религиозными объединениями, отношения между религией и государством);

2) Общественные отношения, имеющие моральное измерение, т.е. отношения, в которых субъект права при совершении поведения опирается не только на правовые нормы, но и на моральные или религиозно-нравственные нормы.

6. Уровень и границы действия каждой конкретной религиозной и правовой традиции можно определить тремя конкретными обстоятельствами:

а) взаимосвязь религиозных убеждений, являющихся источником традиций, с отношениями, входящими в сферу правового регулирования;

б) степень, в которой правовая система свободна от влияния религии и носит светский характер;

в) модель взаимоотношений государства с религиозными институтами общества.

7. Система национальных традиций, торжеств и обрядов таджиков включает религиозные традиции интернационального и общемусульманского характера, а также многие этнокультурные традиции и торжества, которые воплощаются в различных сферах материальной и духовной жизни. Некоторые из них появились в зороастрийский период, некоторые - во времена исламской цивилизации, а третьи - на этапе завоевания региона узурпаторами (греками, македонцами, кочевыми племенами, монголами и т. д.), и они внесли свой вклад в разнообразие нашей национальной культуры. Кроме того, в советское время сложился ряд торжеств, традиций и обрядов, специфических традиций советской культуры. С точки зрения исторической принадлежности или хронологии их можно разделить на четыре основные части:

а) доисламские традиции и обряды;

б) исламские традиции и обряды;

в) традиции и обряды, смешанные с обычаями и традициями оккупационных народов;

г) традиции и обряды, сложившиеся в советское время.

Согласно отраслевой классификации, они в основном делятся на следующие области: семейно-жизненные; социальные, трудовые

и хозяйственныe; государственно-правовые; поклонение и религиозные.

8. Правовыми источниками для регулирования доисламских традиций, торжеств и обряд таджиков являются учения, правовые нормы и рекомендации зороастриской религии, изложенные в «Авесте» и других книгах. Традиции брака, колыбельный говор (обычай просватывания новорождённых) и сватовство, популярные сегодня у таджиков, также уходят корнями в доисламские зороастриские традиции. Более того, праздники Навруз, Сада, Мехргон и Тиргон были важнейшими праздниками древних ариев. Основная причина недоразумений вокруг наших национальных праздников - не только незнание их истории и порядка, но и отсутствие должного правового их регулирования. Хотя в Таджикистане упорядочены некоторые национальные традиции, однако все еще отсутствуют правовые нормы для проведения национальных праздников, таких как Навруз, Мехргон, Сада и Тиргон. Поэтому сегодня настало время принять еще один особый национальный закон в законодательной системе Таджикистана, чтобы совместить порядок, сроки и связь национальных праздников с народными искусствами и исконными промыслами, поставить исторические праздники таджикского народа на службу Родине и обществу.

В то же время, было бы целесообразно установить предпочтение и финансовую поддержку для развития определенных отраслей экономики страны, чтобы поддержать различные профессии накануне национальных праздников в определенных отраслях народного хозяйства.

9. Правовыми источниками регулирования традиций, торжеств и обрядов таджикского народа в исламском периоде стали правовые принципы и нормы, выраженные в Коране и хадисах. В исламский период в системе таджикских национальных традиций торжеств и обрядов произошел синтез традиций прошлого с традициями исламского периода, который носил созидательный характер, что привело к реформированию, обновлению таджикской национальной и религиозной культуры. В результате, многие древние традиции, обычай и торжества таджиков, которые являлись прогрессивными и гуманными по своей природе, были признаны источниками мусульманского права как социальных норм, они продолжают существовать и поныне. В советский период и до принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», особенно свадьбы и траурные церемонии, значительно изменились, подверглись воздействию элементов чужой культуры, суеверий и преувеличений и преуменьшений и стали

очень большими расходами. Они проводились в такой форме до принятия вышеназванного Закона. Исторически сложившиеся традиции, торжества и обряды таджиков до периода принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» развивались стихийно, и почти утратили свое первоначальное созидательное значение.

10. Закон «Об упорядочении традиций и торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», который был принят специально для решения имевшихся социальных проблем в стране, запретив затратные торжества, ограничив финансово-материальные расходы граждан, объем и место, а также сократив суеверные национальные традиции и торжества для малоимущей части населения, позволил им проводить свои традиционные торжества с меньшими затратами. Этот закон не только улучшил жизнь граждан страны, но и стал фактором их духовно-нравственного развития. К тому же, он восстановил сущность традиций, национальных торжеств и обрядов таджикского народа, направив их в правильное русло. Данный нормативно-правовой акт является одним из законов, который постоянно внедряется в жизнь людей в стране, и, связав с потребностями народа, его нужно совершенствовать в зависимости от экономической и социальной ситуации.

Проведённое исследование и практический опыт автора в этой области позволяют предложить следующие практические рекомендации по повышению качества реализации Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»:

а) поместить в статью 2 данного Закона, с согласия и консультации юристов и социологов, такие понятия термины, как «официальные торжества», «официальный банкет», «свадебная трапеза», «акика» и «семейный круг»;

б) было бы целесообразно, если ответственность нарушителей закона, в зависимости от степени их вины и их влияния на нарушение закона, была пересмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, так как увеличение количества гостей на 10-15 человек не всегда происходит по вине организатора тожества, или несоблюдение письменной формы контракта с артистом не связано с характером торжества;

в) целесообразно усовершенствовать порядок создания и деятельности общественных комиссий, предусмотренный пунктом 1 статьи 5 Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». В частности, наличие

плана работы, продвижение национальных ценностей, разъяснительная работа по реализации нормы права, их официальные отчеты руководству организации и представление квартальных отчетов в уполномоченный территориальный орган, предусматривать в закон обязательным, потому что несоблюдение некоторых из этих действий на практике привлечёт их к ответственности.

г) пересмотреть процедуру создания и деятельность постоянных комиссий в статье 5, и предоставить им право в рамках положений закона определять сроки, организацию и проведение мероприятий в зависимости от специфики места и региона. Работа постоянных комиссий заслушивается один раз в шесть месяцев в Маджлисах народных депутатов ГБАО, областей, городов, районов, городских и сельских джамоатов по ходу информационно-пропагандистской работы, а также по мониторингу и реализации Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».

д) во исполнение части 2 статьи 7 Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» Правительством страны, как можно скорее, подготовить «Порядок проведения на государственном уровне даты открытия офисов, учреждений, дней рождения, юбилеев тех, кто оказал заслуги перед государством и обществом», поскольку все еще существуют проблемы с надлежащим выполнением этой нормы.

#### **Теоретическая и практическая значимость исследования.**

Полученные результаты исследования имеют определенную научную и практическую ценность. Они помогают представить удовлетворяющую информацию о концепции, содержании, видах, правовой природе и особенностях развития национальных традиций, торжеств и обряд таджиков, источниках их происхождения и правовом регулировании в разные исторические периоды.

Основные положения работы могут быть использованы в качестве материала в преподавание таких дисциплин, как «История права и государства Таджикистан», «Культурология», «Религиоведение», «Социология», спецкурсов по истории прав человека, таджикской культуры, а также для повышения уровня теоретических и практических знаний сотрудников уполномоченного государственного органа по вопросам религии, упорядочении традиций, торжеств и обрядов, совершенствования и пересмотра норм Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан», укрепление методов деятельности государственных органов в этой области.

**Апробация результатов исследования.** Диссертация была обсуждена на совместном заседании отдела истории государства и права Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Национальной академии наук Республики Таджикистан и кафедры прав человека и сравнительного правоведения юридического факультета Таджикского национального университета и рекомендована к защите. Основное содержание исследования изложены в следующих научных публикациях автора: «Исторические традиции в местном самоуправлении»// Вестник ТНУ. Серия общественных наук. - 2015. - №3/5 (173). - С. 63-69; «Правовое регулирование традиций, торжеств и обрядов: юридико-религиозный аспект»// Вестник ТНУ. Серия общественных наук. -2016. - №2/6 (210). - С. 226; «Регулирование традиций, торжеств требует времени и стабилизации социальной справедливости»// Материалы Международной научно-практической конференции «Государственное управление и местное самоуправление в Республике Таджикистан: традиции и эволюция» (г. Душанбе, 20/21.09.2012г.). – Душанбе. - 2012. - С. 137-140; «Исторические традиции и эволюция местного самоуправления»// Материалы Международной научно-практической конференции «Местное самоуправление в Таджикистане: теория, практика и мировой опыт» (г. Душанбе, 27/28.02.2014г.). – Душанбе. - 2014. - С. 59-63; «Национальное законодательство и необходимость правового регулирования традиций, торжеств и национальных праздников в Республике Таджикистан»// Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отдел общественных наук. - 2018. - №2. - С. 188-193; «Некоторые вопросы источников права»// Журнал «Правовая жизнь». -2018. - №4 (24). - С. 45-55; «Эволюция источников регулирования традиций, торжеств и обрядов: религиозные, правовые и нравственные формы в Таджикистане»// Академический юридический журнал. – 2019. - №2 (30). - С. 48–53.

Отдельные разделы исследовательской работы были представлены в виде докладов на республиканских научно-теоретических конференциях, научно-методических семинарах, беседах и встречах с представителями общественности во время командировок.

**Личный вклад соискателя ученой степени.** Личный вклад автора диссертации утверждаются уровнем научной новизны диссертации, научными тезисами, представленными к защите, научными статьями, докладами на теоретических семинарах и научно-практических конференциях, применением закона, а также при разработке проектов нормативных актов и изменений и дополнения к ним. В то же время,

стиль написания и решение проблем в диссертации отражают индивидуальность и уникальность автора диссертации как исследователя.

**Структура и объем диссертации.** Диссертация состоит из перечень сокращений и (или) условных обозначений, введения, трех глав, семи параграфов, выводы и рекомендации, списка литературы (источников) и приложения, которые основываются на целях, задачах и логике исследования. Общий объем диссертации составляет 228 страниц.

## **ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ**

Во введении работы обсуждаются вопросы актуальности и новизны темы, определены цели и задачи диссертации, определены научные пути достижения целей и задач, представлены научные взгляды и мнения автора по обсуждаемым вопросам на защиту. В данном разделе исследования также отражена теоретическая и практическая значимость исследования для науки и практики, способы их связи в правовой жизни, уточнены структура и объем диссертации.

Первая глава работы «**Общее теоретическое описание понятия и правовой природы традиций, торжеств и обрядов**» посвящена рассмотрению понятия и правовой природы традиций, торжеств и борядов, их общее теоретическое описание; описание правовой природы таджикских традиций, торжеств и борядов, а также проанализированы направления (последовательность) их распространения.

В первом параграфе данной главы «**Понятие и правовая природа традиций, торжеств и обрядов**» отмечается, что традиции, торжества и обряды – это исторически сложившиеся и относительно устойчивые нормы поведения, образа жизни и быта народа и нации, которые передавались из поколения в поколение. Они укоренились в общественном мнении и воспоминаниях, как признанное правило поведения. Традиция признается в научных и культурных источниках как особая форма социальных отношений, которая при реализации культурных ценностей отражает опыт предыдущих поколений и интерпретируется на разных этапах истории с целью решения новых практических задач.

Понятно, что форма и содержание культурных ценностей, которые существуют в трактовке концепции традиции, несмотря на глубокое влияние на её сущность и содержание, исследователи сталкиваются с трудностями в раскрытии их сущности и природы. Поскольку традиции и торжества народов или обряды, о которых мы будем говорить, имеют относительно нормативный и социальный аспект, и, изучая их проявления их влияние на наши социальные отношения, мы можем

лучше понять их сущность и содержание. Как указывали великие деятели науки, люди, нация, государство - это живые организмы, и они не возрождаются каждый раз с новым поколением, а продолжают свою жизнь от прошлого к будущим поколениям через обычай и традиции. Фактором преемственности этого образовательного, культурного и даже правового фонда общества является традиция. То есть именно их постоянство и преемственность приобретает характер традиции, и служит порядку общества.

Когда последовательность и регулярность ставятся под сомнение, мы сталкиваемся с множеством противоречивых социальных влияний, которые не всегда способствуют устойчивому развитию. Социальное влияние, помимо прочих факторов, регулируется обычаями и традициями. В связи с этим мы столкнемся с другим сложным вопросом, который касается взаимосвязи между индивидуальностью или личной свободой и традициями, то есть насколько свободны и совместимы индивидуальность и традиции в гражданском обществе и полностью демократическом государстве?

С одной стороны, часть современного традиционного общества, стремящаяся к свободе и демократическим ценностям, может стать настолько преувеличенной, что не только традиции и обряды, но также их культурная и национальная самобытность и идентичность в целом будут потеряны или забыты. С другой стороны, другая часть меняющегося общества остается приверженной обычаям и традициям, стремится к их распространению и продолжению. Так что делать? Эти и другие вопросы нашли научные ответы в этой части диссертации. В этом подразделе также анализируются наиболее важные вопросы диссертации, а именно индивидуальные свободы и процесс демократизации общества, который может полностью устранить социальное влияние традиции.

Второй параграф первой главы «**Описание традиций, торжеств и обрядов таджиков в соответствии с правовой природой и сферой их развития**» посвящён анализу различных типов традиций, торжеств и обрядов таджикского народа с точки зрения норм и форм общественного сознания. Среди них - религиозные традиции, торжеств и обрядов древних и средневековых времен признаны как важнейшие компоненты систем традиций из-за их широкого влияния на историю и формирование правовой системы, каждого национального общества и универсального права в целом. Однако религиозные традиции - это лишь часть большого набора национально-культурных традиций, торжеств и обрядов каждого народа, унаследованных от прошлого. Система таджик-

ских национальных традиций, торжеств и обрядов, помимо традиций интернационально-мусульманского характера, включает также множество этнокультурных традиций, торжеств и обряд, которые применяются в различных сферах материальной и духовной части жизни. Часть этого культурного наследия восходит к зороастрийскому периоду, вторая часть - к периоду ислама, а третья - к советской эпохе, обогащая сокровищницу национальной культуры таджикского народа. В период независимости, благодаря развитию культурных, экономических и торговых связей с разными странами, знакомству людей с культурой других народов и национальностей мира и ряда новых факторов, начался процесс зарождения демократических и светских традиций, что они тоже входят в сокровищницу нашей национальной культуры таджиков, и придают ей новую славу и свежесть. Принимая во внимание эти моменты, в данном подразделе диссертации с правовой точки зрения анализируется и изучается проблема классификации и изучения системы традиций, торжеств и обряд таджиков в настоящее время.

Традиции, торжества и обряды таджиков можно разделить на три группы по принадлежности к той или иной сфере жизни: традиции, связанные с профессиями, производственной и экономической деятельностью. В эту группу входят традиции, связанные с земледелием и животноводством, а также традиции, связанные с рядом профессий, а также с традиционными и исконными занятиями. Одна из таких таджикских национальных традиций - празднование Навруза.

Во второй главе исследования «**Эволюция источников упорядочения традиций, торжеств и обряд: религиозные, правовые и нравственные формы в Таджикистане**» подробно изучены такие вопросы, как понятие источника права с точки зрения рассматриваемого предмета; источники регулирования традиций, торжеств и обрядов в правовой системе зороастризма; регулирование и эволюция традиций, торжеств и обрядов в свете источников мусульманского права, и представлены полезные выводы для улучшения исторических и правовых концепций.

Первый параграф второй главы «**Понятие источника права с точки зрения рассматриваемого предмета**» посвящён анализу понятия источника права, его особенности и функции в свете современных научных исследований с точки зрения теории и истории права.

Здесь, в частности, отмечается, что рост силы закона в регулировании общественных отношений - явление не новое, и не уникальное для современности. С исторической точки зрения, генезис права - это

очень длительный процесс, который начался в ходе истории с появлением первых государств и постепенно расширялся с укреплением классовых отношений. Право - это социальное явление, имеющее внутреннее содержание и форму внешнего выражения, которое выражается в категории «содержание и форма». Несомненно, с момента появления закона вопрос об источнике его организации, форме его выражения и его существовании всегда привлекал внимание ученых. В юридической литературе существуют разные мнения о соотношении содержания и формы права. По этому вопросу выражают свои взгляды естественные, патриархальные, органические, духовные, религиозные, интеграционные, либертарианские, правовые, договорные и нормативные теории, юридический позитивизм и т.д. под влиянием собственных взглядов и мировоззрений. Анализ этих концепций позволяет классифицировать их по четырём основным направлениям:

- 1) содержание закона - воля определенного социального класса или народа;
- 2) содержание закона выражается в нормах права, которые устанавливаются государством;
- 3) содержание закона заложено в природе человека и его интересах;
- 4) содержание закона проистекает из природы воли Бога.

Во втором параграфе этой главы **«Источники регулирования традиций, торжеств и обрядов в системе зороастрийского права»** дается краткий анализ системы традиций, торжеств и обрядов таджикских национальных традиций, были изучены празднования Навруза, Сада Мехргона и других обрядов. Они тесно связаны с процессом формирования семьи и семейных отношений, труда и хозяйства, государственности, религиозности, имеющих очень долгую историческую историю. Отмечается, что еще в «Авесте» и других источниках, в письменных исторических памятниках доисламской культуры арийского народа уделялось внимание вопросам их правового регулирования. Другие части традиций, торжеств и обрядов, такие как пост, во время священного месяца Рамадан, Праздник Рамадана и Праздник Курбана, а также десятки связанных с ними ритуалов, обычаяев и суеверий, возникли в период ислама. В данном подразделе кратко рассмотрен правовой статус наиболее древних и важных исторических традиций, торжеств и обрядов, национальных и религиозных праздников таджиков в древности и средневековье, а также их регулирование в данное время.

Неоспоримый факт, что этнические предки цивилизованной таджикской нации, то есть согдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, ферганцы и древние арийцы в целом, за тысячи лет до появления ислама имели свою религиозную и правовую систему. Ведущие исследователи их называют зороастриским законом,<sup>42</sup> в подлинности которых ни один здравомыслящий современный учёный не сомневается.

Здесь также подчёркивается, что правовыми источниками регулирования доисламских традиций, торжеств и обряд таджиков являлись учения, нормы и правовые рекомендации зороастриской религии, которые содержатся в текстах «Авесты»,<sup>43</sup> «Ардавирофнома»,<sup>44</sup> «Бундахишн»,<sup>45</sup> «Додистони менуи хирад»,<sup>46</sup> «Вандоды», «Наставления Адурбода, сына Мехраспанд»,<sup>47</sup> «Наставления Бузургмехра»,<sup>48</sup> «Шайиста и ношойиста»<sup>49</sup> и других письменных памятниках, унаследованных с древних времен.

Третий параграф второй главы **«Регулирование и эволюция традиций, торжеств и обрядов в свете источников мусульманского права»** посвящён изучению вопросов, связанных с влиянием источников мусульманского права на процесс регулирования и эволюции традиций, торжеств и обрядов.

В данном разделе работы акцентировано, что, когда религия Ислам распространялась в центральноазиатском регионе, здесь традиции

<sup>42</sup> Халиков, А.Г. Правовая система зороастризма [Текст] / А.Г. Халиков. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2005. – 485 с.

<sup>43</sup> Авесто. Кухантарин сурудҳо ва матнҳои эронӣ [Матн] / Гузориш ва пажӯҳиши Ҷалили Дӯстҳоҳ. – Душанбе: Қонунияти, 2001. – 792 с; Авеста. Избранные гимны [Текст] / перев. с авестиского и comment. проф. И.М. Стеблин-Каменского. – Душанбе: Алиб, 1990. – 176 с.

<sup>44</sup> Ардавирофнома. Бихишт ва дӯзҳо дар ойини маздоясно [Матн] / пешгуфтӯр ва тарҷумани Раҳим Ориф. – Тӯс, 1372.

<sup>45</sup> Зороастриские тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд) [Текст]: Сотворение основы (Бундахишн) и другие тексты; Перевод / Рос. акад. наук, Отд-ние истории, С.-Петербург. фил. Ин-та востоковедения; Изд. подгот. О.М. Чунаковой. – М.: Вост. лит., 1997. – С. 140-351.

<sup>46</sup> Дадестан-е меног-е храд (Суждения Духа разума) [Текст] / Зороастриские тексты. Изд. подгот. О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С.10-138.

<sup>47</sup> Наставления Адурбода, сына Махраспанды [Текст] / Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийский назидательные тексты. Введ., транскрипция тестов, перев., comment., глоссарий О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Наука, 1991. – С.77-82.

<sup>48</sup> Наставление (памятка) Бузургмихра [Текст] / Изведать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты. Введ., транскрипция тестов, перев., comment., глоссарий О.М.Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Наука, 1991. – С.86-93.

<sup>49</sup> Шайаст-на-шайаст / Зороастриские тексты. Изд. подгот. О.М. Чунаковой // Памятники письменности Востока. СХІV. – М.: Изд. фирма Восточная литература РАН, 1997. – С.312-318.

и обычай были основой социальных отношений. В этом процессе верховенством закона стали племенные традиции и обычай, регулирующие отношения между членами племен и кланов. Естественно, в этом контексте появление Ислама с его универсальными учениями и правилами стало поворотным моментом не только в верованиях и убеждениях людей, но и в их жизни, что считалось интеллектуальной, практической и социальной революцией во всем мире. Большинство ритуалов, поклонений и других требований священной религии Ислама, несмотря на их универсальный характер, в некоторых случаях, казалось, не вступали в серьезный конфликт с существующими традициями покоренных народов, хотя их содержание полностью соответствует идеям новой монотеистической религии.

Следовательно, хотя некоторые арабские традиции похожи на исламские обычай и традиции, это никогда не означало, что они идентичны, потому что откровение Бога, послание Пророка Мухаммада адресовано всем народам и нациям. В общем, принять во внимание идею народного обычая существует с начала возникновения религии Ислама, а поддержку этой точки зрения ученые и мухаддины цитируют ряд хадисов Пророка Мухаммада. Например, в хадисе, переданном Абдуллахом ибн Масудом, Пророк Мухаммад сказал: «Что нравится мусульманам, то это угодно Аллаху». Согласно другому хадису Пророка Мухаммада, все, что доказывается традицией, подобно доказательству «текстом».

В третьей главе диссертации **«Теоретическим и практическим вопросам правового регулирования традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»**, главным образом, изучены правовой характер традиций, торжеств и обрядов, начиная от периода строительства социализма в Таджикистане до принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». Здесь также подвергнуто анализу проблемы совершенствования национального законодательства относительно упорядочения обрядов, торжеств и традиций, а также акцентированы их результаты.

Первый параграф данной главы **«Правовой статус традиций, торжеств и обрядов с советского периода до принятия Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан»** посвящён обсуждению философско-правового аспекта проблемы, связанного с правовым регулированием традиций, торжеств и обрядов, который способствует осмыслинию социально-экономических выгод и идеологи-

ческо-политических ценностей правового регулирования этой обширной группы социальных норм. В данном подразделе фиксирована и подвергнута анализу сложная ситуация проведения торжеств и мероприятий, и их смешение с суевериями, а также обсуждаются пути выхода из создавшейся ситуации.

Думается, что отход от прогрессивной национальной традиции не способствует укреплению государственной независимости, а угрожает суверенитету. Если своевременно не устраниТЬ эту угрозу, то в духовно-культурное пространство нации рано или поздно могут вторгнуться чуждые ей традиции и обычаи. Например, обычай и традиции ношения национальной одежды, которые не охраняются и не совершенствуются, скоро исчезнут и будут заменены совершенно другими. Таким образом, нации и народности в своем развитии обязаны уделять внимание защите и развитию своих культурных основ, чтобы защитить свою идентичность и самобытность. Вне всякого сомнения, в то время, когда общество претерпевает существенные изменения, возникает еще большая необходимость ценить и защищать национальные ценности и традиции. Поэтому здоровое и интеллектуальное общество дорожит своими традициями и обычаями, и никогда не откажется от них ради несущественных целей и новых моделей. Существование и суверенитет государства проявляется не только в провозглашении и принятии Конституции, этот атрибут и, присущий государству, характер независимости проявляются и укрепляются в совокупности различных элементов его существования, которые не являются уникальными для других. В них проявляются природные, территориальные, национальные, религиозные, хозяйствственные и бытовые особенности народа.

Во втором параграфе третьей главы «**Совершенствование национального регулирующего законодательства об упорядочении традиции, торжеств, обряды и их результаты**» рассмотрены вопросы стабилизации ситуации, связанные с национальными и религиозными традициями, торжествами и обрядами, запрета расстоятельства во время проведения соответствующих мероприятий, имеющих отношений к ним, и предотвращения их негативных социально-экономических последствий. В целях решения этой важной социальной проблемы Правительство Республики Таджикистан и Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмона всегда акцентируют своё внимание социально-экономическому положению населения

страны, ими поставлен вопрос о неизбежности законодательного упорядочения традиций, торжеств и обрядов. В этой связи заслуживает констатацию то, что законопроект был разработан по поручению Президента группой ведущих социологов, богословов и юристов страны в диалоге с народом Таджикистана.<sup>50</sup>

После принятия Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» начался позитивный процесс регулирования традиций и социальных обрядов, что, безусловно, отвечает потребностям и интересам таджикистанского общества. Он призван регулировать процесс организации народных торжеств и обрядов, чтобы защитить исконных ценностей этнической культуры. Этот Закон также благоприятствует воспитанию подрастающего поколения в духе уважения тех прогрессивных традиций, которые могут способствовать улучшению уровня благосостояния граждан Таджикистана. Анализ норм данного Закона показывает, что он имеет три аспекта – моральный, экономический и правовой. Моральный аспект этого закона выражается в том, что он носит гуманитарный и доброжелательный характер, признает расточительство нежелательной практикой и рассматривает экономичное проведение торжеств и обрядов как неотъемлемую часть национальной духовности и способствует для повышения культуры проведения торжеств. С экономической точки зрения этот закон способствует сокращению бедности, улучшению условий жизни населения за счет запрета на расточительство и дорогостоящие кампании во время торжеств. Правовая сторона Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» заключается в том, что он способствует безопасности общества и государства, охране общественного порядка, предотвращению несчастных случаев на свадьбах и торжествах. На наш взгляд, принятие вышеупомянутого Закона стало важным, решающим и поистине революционным событием в общественной жизни народа Таджикистана.

### **Заключение**

В заключение диссертации обобщены результаты исследования, разработаны основные выводы и рекомендации по совершенствованию законодательства в области правового регулирования традиций и обрядов.

Следует отметить, что каждое новое поколение использует социальный опыт предыдущих поколений для решения проблем своего современного общества. Основная причина уважения и соблюдения тра-

<sup>50</sup> Вализода, О. Танзими зиндагӣ [Матн] / О. Вализода. – Душанбе: Ирфон, 2010. – С.39.

диций, торжеств и обрядов - это преемственность, целостность, удовлетворение материальных и духовных потребностей людей и их приемлемость. Поэтому для нынешнего поколения приемлемы и регламентированы только те традиции предков, которые, не теряя своего конструктивного содержания, могут играть позитивную роль в обществе как социальная норма, для нынешнего и будущих поколений. Важнейшая правовая ценность традиций, торжеств и обрядов в формировании общественной, государственной и правовой жизни состоит в том, что народ, как политический союз, сохраняет свою духовную, материальную и идеологическую связь с человечеством [5–А].

### **Рекомендации по практическому использованию результатов исследования.**

В современных демократических и гражданских обществах все социальные нормы и формы общественного сознания, исторические или современные, допустимы только в пределах свобод и возможностей, предоставляемых правовой системой. Следовательно, расширение, более чем возможного, любой социальной нормы, чрезмерное увеличение любой формы общественного сознания или чрезмерное расширение религиозных традиций в общественной жизни неизбежно окажут негативное влияние на правовую среду, подрывают основы не только демократической системы, но и ослабляют ценность свободы, равенства религий и системы секуляризма.

Лучший способ устраниТЬ опасность распространения религиозных традиций в правовую систему демократических обществ – это соблюдение закона о свободе совести и правового регулирования деятельности религиозных объединений, а также непосредственно самих религиозных традиций и обрядов. С этой точки зрения, Закон Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» является культурно-правовым явлением, не имеющим аналогов в современной истории государства и права. Важной особенностью этого закона является то, что он несет не только бремя закона, но, в то же время, и социальной реформой Главы государства, через закон, конечной целью которой является формирование современной политической и правовой нации, способной реагировать на новые угрозы и вызовы мира [2–А].

Проведённое исследование и практический опыт автора в этой области позволяют предложить следующие практические рекомендации по повышению качества реализации Закона РТ «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» [10–А]:

а) поместить в статью 2 данного закона, с согласия и консультации юристов и социологов, такие понятия термины, как «официальные торжества», «официальный банкет», «свадебная трапеза», «акика» и «семейный круг»;

б) было бы рационально, если ответственность нарушителей закона, в зависимости от степени их вины и влияния на нарушение закона, была пересмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, так как увеличение количества гостей на 10-15 человек не всегда происходит по вине организатора торжества или несоблюдению письменной формы контракта с артистом не связано с характером торжества;

в) целесообразно усовершенствовать порядок создания и деятельности общественных комиссий, предусмотренный пунктом 5<sup>1</sup> Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан». В частности, наличие плана работы, продвижение национальных ценностей, разъяснительная работа по реализации нормы права, их официальные отчеты руководству организации и представление квартальных отчетов в уполномоченный территориальный орган, предусматривать в закон обязательным, потому что несоблюдение некоторых из этих действий на практике привлечёт их к ответственности.

г) пересмотреть процедуру создания и деятельность постоянных комиссий в статье 5, и предоставить им право в рамках положений закона определять сроки, организацию и проведение мероприятий в зависимости от специфики места и региона. Работа постоянных комиссий заслушивается один раз в шесть месяцев в Маджлисах народных депутатов ГБАО, областей, городов, районов, городских и сельских джамоатов по ходу информационно-пропагандистской работы, а также по мониторингу и реализации Закона Республики Таджикистан «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан».

д) во исполнение части 2 статьи 7 Закона «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» Правительством страны, как можно скорее, подготовить «Порядок проведения на государственном уровне даты открытия офисов, учреждений, дней рождения, юбилеев тех, кто оказал заслуги перед государством и обществом», поскольку все еще существуют проблемы с надлежащим выполнением этой нормы.

## ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ СОИСКАТЕЛЯ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ

### **I. Монографии:**

**[1-А]. Шарифзода, М.Ш.** Арҷгузорӣ ба арзишҳои миллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода. – Душанбе: Ирфон, 2020. – 168 с. ISBN 98799975-00984-0.

### **II. Статьи, опубликованные в рецензируемых и рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Президенте Республики Таджикистан журналах:**

**[2-А]. Шарифзода, М.Ш.** Исторические традиции в местном самоуправлении [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Паёми До尼шгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2015. – №3/5 (173). – С. 63–69. ISSN 2074-1847.

**[3-А]. Шарифзода, М.Ш.** Правовое регулирование традиций, торжеств и обрядов: юридико – религиозный аспект [Текст] / М.Ш. Шарифзода // Паёми До尼шгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2016. – №2/6 (210). – С. 226–230. ISSN 2413-5151.

**[4-А]. Шарифзода, М.Ш.** Қонунгузории миллӣ ва зарурати танзими хукуқии анъана, ҷашну маросимҳо ва идҳои миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Ахбори Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шӯббаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ. – 2018. №2. – С. 188–193. ISSN 0235-005X.

**[5-А]. Шарифзода, М.Ш.** Баъзе масъалаҳои сарчашмаҳои хукуқӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Ҳаёти хукуқӣ. – 2018. – №4 (24). – С. 45–55. ISSN 2307-5198.

**[6-А]. Шарифзода, М.Ш.** Таҳаввули сарчашмаҳои танзими анъана, ҷашн ва маросим: шаклҳои динӣ, хукуқӣ ва ахлоқӣ дар Тоҷикистон [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Ахбори Академии хукуқ. – 2019. – №2 (30). – С. 48–53. ISSN 2305-0535.

**[7-А]. Шарифзода, М.Ш., Холиқзода, А.Ғ.** «Қонуни миллӣ» аломат, маҳсусият ва нақши он дар таъмини хукуқи инсон ва рушди давлати миллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода, А.Ғ. Холиқзода // Паёми До尼шгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2022. – №1. – С. 211–221. ISSN 2413-5151.

### **III. Научные статьи, опубликованные в сборниках и других научно-практических изданиях:**

**[8-А]. Шарифзода, М.Ш.** Танзими чашну маросимҳо тақозои вақт ва ба эътидоловарандаи адолати иҷтимоӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Маводҳои конфронси илмию амалии байналмилалии «Идоракуни давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: анъана ва таҳаввулот» (ш.Душанбе, 20-21.09.2012). – Душанбе, 2012. – С. 137–140.

**[9-А]. Шарифзода, М.Ш.** Анъанаҳои таъриҳӣ ва таҳаввулоти худидоракунии маҳаллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Маводҳои конфронси илмию амалии байналмилалии «Худидоракунии маҳаллӣ дар Тоҷикистон: назария, амалия ва таҷрибаи ҷаҳонӣ» (ш. Душанбе, 27-28.02.2014). – Душанбе, 2014. – С. 59–63.

**[10-А]. Шарифзода, М.Ш.** Танзими ҳуқуқии чашну маросим – тақозои ҳуқуқу манфиатҳои инсон Арҷузорӣ ба арзишҳои миллӣ [Матн] / М.Ш. Шарифзода // Масъалаҳои назариявии ҳуқуқи инсон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – С. 297–309. ISBN 978-99975-73-64-3.

## АННОТАЦИЯ

**ба диссертатсияи Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф дар мавзуи  
«Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷаҳнӯ маросим  
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Таҳқиқоти назариявӣ  
ва таърихӣ-ҳуқуқӣ»**

**Калидвожаҳо:** ҳуқуқ, қонун, маросим, анъана, ҷаҳнӯ, ахлоқ, сарчашмаҳои таърихии ҳуқуқ, давлат, назарияи ҳуқуқ, танзими ҳуқуқӣ, ҷанбаи ҳуқуқии динӣ, ҷаҳнӯ маросими миллӣ, қабули қонуни миллӣ, мерос, илми ҳуқуқшиносӣ.

Диссертатсияи номзадии Шарифзода Муҳаммадӣ Шариф ба таҳқиқи мавзӯи «Сарчашмаҳои танзими ҳуқуқии анъана ва ҷаҳнӯ маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: Таҳқиқоти назариявӣ ва таърихӣ-ҳуқуқӣ» бахшида шудааст.

Дар рисола ташаккул ва инкишофи танзими ҳуқуқии анъана ва ҷаҳнӯ маросим дар сарзамини Тоҷикистони таърихӣ дар масири таърих аз давраи зардуштӣ, исломӣ, шуравӣ то замони муосир таҳқиқ гардидааст. Яке аз бартариятҳои асосии таҳқиқоти диссертационии мазкур дар он аст, ки он бо дарназардошти ба назар гирифтани манғиатҳои миллӣ, таҷриба ва дастовардҳои муосири ҳуқуқшиносӣ анҷом дода шудааст. Дар рисола муаллиф қӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки бо дарназардошти фарҳангӣ ғани миллиати тоҷик ва таҷрибай танзими ҳуқуқии анъана ва ҷаҳнӯ маросим дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсиррасонии ҳуқуқиро ба меъёрҳои анъанавӣ мавриди пажуҳиш қарор дихад. Дар рисола бори аввал вазъи ҳуқуқии анъана ва ҷаҳнӯ маросими тоҷикон дар давраҳои гуногуни таърихӣ ба тартиби хронологӣ таҳқиқ шуда, таснифи соҳавӣ ва пайдоиши онҳо анҷом дода шудааст.

Хулосаҳои илмии муаллиф ва нуктаҳои ба ҳимояи пешниҳодшаванд ба ҷонунгузорӣ, тавсеаи фаъолияти мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба дин, танзими анъана ва ҷаҳнӯ маросим, комиссияҳои доимӣ ва ҷамъиятӣ оид ба танзими анъана ва ҷаҳнӯ маросим саривактӣ мебошанд.

## **АННОТАЦИЯ**

**на диссертацию Шарифзода Мухаммади Шариф на тему:  
«Источники правового упорядочения традиций, торжеств  
и обрядов в Республике Таджикистан: теоретические  
и историко-правовые исследования»**

**Ключевые слова:** право, закон, обряд, традиция, празднование, этика, исторические источники права, государство, теория права, правовое регулирование, религиозно-правовой аспект, национальные торжества и обряды, принятие национального закона, наследие, юридическая наука.

Диссертация Шарифзода Мухаммади Шариф посвящена исследованию темы: «Источники правового упорядочения традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан: теоретические и историко-правовые исследования».

В ней подвергнуто анализу процесс становления и развития правового регулирования традиций, торжеств и обрядов на территории исторического Таджикистана на протяжении истории – от зороастрийского, исламского, советского периодов до современности. Одним из основных преимуществ диссертационного исследования является то, что оно выполнено с учетом национальных интересов, опыта и современных достижений права. В работе осуществлена попытка изучить правовое воздействие традиционных норм и традиций в Республике Таджикистан с учетом богатой культуры таджикского народа и опыта правового регулирования традиций, торжеств и обрядов. Впервые в диссертации исследованы вопросы правового статуса традиций, торжеств и обрядов таджикского народа в разные исторические периоды его развития, в хронологическом порядке, и выполнено их отраслевая классификация и происхождение.

Полученные научные выводы исследования аргументированы и актуальны для совершенствования законодательства, расширения деятельности уполномоченного государственного органа по вопросам религии, регулирования традиций, торжеств и обрядов, постоянных и общественных комиссий по их регулированию.

## ANNOTATION

**to the dissertation of Sharifzoda Muhammadi Sharif on the topic:  
«Sources of legal ordering of traditions, celebrations and ceremonies  
in the Republic of Tajikistan: theoretical and historical  
and legal research»**

**Keywords:** right, law, act, rite, tradition, celebration, historical sources of law, state, theory of law, material values, religious and legal aspect, national celebrations and ceremonies, national legislation, national law, heritage.

The dissertation of Sharifzod Muhammadi Sharif is devoted to the study of the topic: «Sources of Legal Ordering of Traditions, Celebrations and Ceremonies in the Republic of Tajikistan: Theoretical and Historical and Legal Research».

The dissertation examines the formation and development of legal regulation of traditions, celebrations and rituals on the territory of historical Tajikistan throughout history from the Zoroastrian, Islamic, Soviet periods to the present day. One of the main advantages of the dissertation research is that it is carried out taking into account national interests, experience and modern achievements of law. In the dissertation, the author tries to study the legal impact of traditional norms and traditions in the Republic of Tajikistan, taking into account the rich culture of the Tajik people and the experience of legal regulation of traditions, celebrations and rituals. For the first time, the dissertation explored the legal status of Tajik traditions, celebrations and ceremonies in different historical periods, in chronological order, and carried out their sectoral classification and origin.

The obtained scientific conclusions of the study are justified and appropriate for the improvement of legislation, expansion of the activities of an authorized state body on religious issues, regulating traditions, celebrations and rituals, standing and public commissions for their regulation.

Ба чоп 06.09.2022 ичозат дода шуд. Андозаи 60x84<sup>1</sup>/16.  
Коғази оғсет. Чопи оғсет. Гарнитураи Times New Roman Tj.  
Чузъи чопии шартӣ 4,0.  
Теъдоди нашр 100 нусха. Супориши № 180.

ЧДММ “ЭР-граф”.  
734036, ш. Душанбе, кӯчаи Р. Набиев, 218.  
Тел: (+992 37) 227-39-92. E-mail: rgraph.tj@gmail.com